

**ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО»**

**УДК 616.32-007.271-089-053.2**

*На правах рукописи*

**ЮСУПОВ БОБОХОН ХАКИМОВИЧ**

**ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОЖГОВЫХ РУБЦОВЫХ  
СТЕНОЗОВ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ БУЖИРОВАНИЯ**

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

по специальности

14.01.19 – Детская хирургия

Душанбе 2024

Работа выполнена на кафедре детской хирургии Государственного образовательного учреждения «Таджикский Государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

**Научный руководитель:** **Шарипов Асламхон Махмудович** - заведующий кафедрой детской хирургии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», доктор медицинских наук.

**Официальные оппоненты:** **Батаев Сайдхасан Магомедович** - главный научный сотрудник отдела пластической и реконструктивной хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Профессор кафедры педиатрии и детской хирургии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России доктор медицинских наук.

**Рофиев Рауф** - доцент кафедры детской хирургии ГОУ «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан», кандидат медицинских наук.

**Ведущая организация:** Ташкентский педиатрический медицинский институт Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

Защита диссертации состоится «      »        2024 года в «      » часов на заседании диссертационного совета 6Д.КОА-040 при ГОУ «Таджикский Государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» по адресу: Республика Таджикистан, 734026, г. Душанбе, ул. Сино, 29-31, зал заседаний диссертационного совета.  
www.tajmedun.tj +992918300308

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ «Таджикский Государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино».

Автореферат разослан «      »        2024 года

**Ученый секретарь  
диссертационного совета  
доктор медицинских наук**

**Каримова Ф.Н.**

## **Общая характеристика работы**

**Актуальность проблемы.** Химические ожоги пищевода (ХОП) являются одной из самых распространённых бытовых травм у детей в возрасте от 1 до 5 лет. [Баиров В.Г. С соавт. 2006; Бочарников Е.С. с соавт. 2011; Pieczarkoski S. et. al., 2015; Hsieh K.H. et. al., 2018]. Главная причина возникновения данной травмы – любопытство детей и их привычка пробовать на вкус все легкодоступные химические вещества, а также невнимательность взрослых по отношению к собственным чадам [Шамсиев А.М. с соавт. 2011; Ормантаев К.С. с соавт. 2016; Rustagi T. et. al., 2015; Ley D. et. al., 2019].

Своевременная диагностика и лечение ХОП является залогом успешного лечения пациентов. Допущенные тактические ошибки в ранней диагностике при оказании первой помощи приводят к различным осложнениям, в связи чем больной вынужден проходить неоднократный курс лечения. Одним из тяжелых последствий ХОП является рубцовые стенозы пищевода (РСП), частота которых составляет от 10 до 20% [Акилов Х.А. с соавт. 2013; Воронецкий А.Н. 2018; Меркулова А.О. с соавт. 2021; Jones D. W et. al., 2010; Terui K. et. al., 2015]. Поэтому, проблема лечения РСП является одной из сложных задач в детской торакальной хирургии.

Большинство авторов в лечении РСП отдают предпочтение дилатационным способам – бужированию пищевода [Разумовский А.Ю. с соавтор. 2011,2012; Климашевич А.В. с соавт. 2013; Тупыленко А.В. 2018; Hsieh K.H. et. al., 2018; Bracki V. et. al., 2019]. Бужирование остается основным методом лечения послеожоговых РСП у детей, другие методы лечения, такие как стентирование, баллонная дилатация и местная терапия носят вспомогательный характер. По данным различных авторов, эффективность бужирования при РСП достигает от 70 до 96% [Разумовский А.Ю. с соавт. 2012; Ормантаев К.С. с соавт. 2016; Hsieh K.H. et. al., 2018].

Для дилатации пищевода наиболее часто используют следующие методы: бужирование пищевода «вслепую»; бужирование за «нить» или по металлической струне-проводнику. Следует отметить, что каждый из указанных методов имеет определенные показания, преимущества и недостатки. При бужировании «вслепую», вероятность возникновения перфорации пищевода составляет около 10% [Доржиев Б.Д. с соавт. 2009; Обыденнова Р.В. с соавт. 2012]. Основным недостатком способа бужирования пищевода «за нить» является необходимость наложения гастростомы и проведение назогастральной нити для бужирования [Годжело Э.А. с соавт. 2013; Черноусов А.Ф. с соавт. 2020; Dall’Oglio L. et. al., 2016].

В последние годы многие специалисты стали использовать бужирование по струне-проводнику, которое сводит к минимуму вероятность развития осложнений [Разумовский А.Ю. с соавт. 2012; Воскресенская М.Л. с соавт. 2015; Spaander M.C. et. al., 2016]. Это и послужило основанием для проведения сравнительной оценки результатов лечения детей с рубцовыми стенозами пищевода с использованием всех перечисленных выше методов бужирования пищевода.

В случае, когда РСП не подается лечению методом бужирования, для его коррекции применяется хирургическое вмешательство – реконструктивная операция пищевода из других частей органов брюшной полости. Ряд авторов [Разумовский А.Ю. с соавт. 2012, Чумакова Г.Ю. с соавт 2020] в случае неэффективности метода бужирования в течение 6 месяцев с дальнейшим учетом длины протяженного стеноза пищевода (более 4 см) предлагают проведение ее пластики.

Таким образом, об актуальности комплексного анализа результатов бужирования пищевода при РСП у детей, включая оценку качества жизни, без сомнения говорят вышеизложенные аргументы.

### **Степень научной разработанности изучаемой проблемы.**

Несмотря на проводимые исследования и достигнутые результаты, как в плане диагностики, так и в лечении рубцовых стенозов пищевода остаются ряд проблем, требующих свое решение: предпосылки формирования стриктуры, подбор больных для проведения своевременного бужирования, дифференциация II-III степеней ожога, улучшение качества жизни больных и их реабилитации. В связи с этим, поиск эффективных лечебных мер при РСП не теряют своей актуальности, и по сей день.

**Связь исследования с программами (проектами), научной тематикой.** Данное научное исследование проведено в рамках выполнения научно - исследовательской работы кафедры детской хирургии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» «Хирургическое лечение пороков развития у детей» (срок выполнения 2018-2022 гг., ГР № 0117ТJ00840).

## **Общая характеристика работы**

### **Цель исследования**

Улучшение результатов комплексного лечения детей с послеожоговыми рубцовыми стенозами пищевода путем дифференцированного применения различных способов дилатации.

### **Задачи исследования**

1. Изучить частоту клинических проявлений и выявить факторы, способствующие формированию рубцовых стенозов при химическом ожоге пищевода у детей.
2. Определить особенности эндоскопической картины при различных степенях послеожогового поражения пищевода у детей на этапах лечения.
3. Провести сравнительную оценку эффективности различных методов дилатации пищевода при его рубцовом стенозе у детей.
4. Изучить ближайшие и отдаленные результаты бужирования пищевода и их влияние на параметры качества жизни.

**Объект исследования.** Данная диссертационная работа включает в себя материалы 121 пациентов с рубцовыми сужениями пищевода, которым были выполнены различные способы бужирования.

**Предмет исследования.** Предметом исследования явились послеожоговые поражения пищевода у детей III - й степени. Вместе с тем в работе рассматриваются аспекты сравнительной оценки эффективности различных методов дилатации пищевода, при его рубцовом стенозе у детей, а также изучены ближайшие и отдаленные результаты бужирования пищевода и их влияние на параметры качества жизни.

**Научная новизна исследования.** Разработаны и внедрены в клиническую практику ряд дополнительных эндоскопических критериев, позволяющих оценить степень ожога пищевода у детей до начала и на этапах лечения. Проведено прогнозирование степени ожога на основании эндоскопических критериев и сформулированы основные принципы дифференцированного подхода в коррекции развития рубцовых структур пищевода. Путем применения эндоскопических и рентгенологических методов исследования определены показания и противопоказания к различным методам бужирования. Разработан и усовершенствован метод бужирования по струне проводнику с помощью фиброэндоскопа. Разработаны способы профилактики осложнений при бужировании пищевода у детей. Обосновано преимущество бужирования пищевода по струне-проводнику в отличие от других методов дилатации пищевода. Разработан и внедрен алгоритм диагностических и лечебных процедур в зависимости от степени и природы химического ожога.

### **Теоретическая и научно-практическая значимость исследования**

Доказано, что адекватное проведение комплексной терапии химического ожога пищевода на ранних этапах способствует предотвращению развития осложнений. Своевременное осуществление полноценного эндоскопического исследования пищевода позволяет выявить характерную степень поражения органа, чтобы предотвратить излишне нежелательную процедуру.

Изучение результатов исследования в отдалённом периоде показали, что использование проводникового бужирования при рубцовом стенозе пищевода снижает частоту осложнений, рецидивов болезни и улучшает качества жизни детей. Данный способ бужирования довольно прост и позволяет выполнить дилатацию органа более корректно и безопасно. Проведение целенаправленной терапии на раннем этапе болезни, своевременное проведение бужирования по струне проводника способствует достижению эффективного результата лечения при рубцовом стенозе пищевода у детей.

### **Положения, вносимые на защиту:**

1. Разработка объективных критериев эндоскопических проявлений при ожогах различной тяжести позволит избежать «напрасных» бужирований пищевода при 1-2 степенях ожога.

2. Результаты эндоскопического исследования пищевода в разработанные сроки приводят к более объективной оценке надобности,

сроков проведения и кратность бужирования в корреляции от показателей эндоскопических проявлений заболевания.

3. Способ бужирования пищевода по струне-проводнику как компонент комплексного лечения при рубцовых стенозах у детей приведет к улучшению результатов лечения. Разработка комплексного подхода в диагностике лечения рубцовых стенозов пищевода позволит улучшить результат лечения, сократить ее продолжительность.

4. Применение бужирования по струне-проводнику при рубцовых стенозах пищевода в большинстве случаев позволяют снизить частоту осложнений и рецидивов болезни по сравнению с иными методами дилатации у детей.

**Степень достоверности результатов.** Результаты исследования, положения, выносимые на защиту, практические рекомендации базируются на основе обследования достаточного клинического материала, использования современных информативных методов диагностики и выполнения различных способов дилатации при рубцовом стенозе пищевода у детей. По данной научной работе были опубликованы в виде научных статей и тезисов в рецензируемых журналах Российской Федерации и республике Таджикистан.

#### **Соответствие диссертации паспорту научных специальностей.**

Исследование соответствует паспорту ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 14.01.19 – Детская хирургия: подпункт 3.1. Этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика врождённых и приобретённых заболеваний грудной клетки у детей (легких, пищевода, плевры, средостения, диафрагмы). 3.3. Ожоги и отморожения у детей – патогенез и лечение. 3.8. Предоперационная подготовка детей и ведение послеоперационного периода.

#### **Личный вклад соискателя.**

Состоит в непосредственном участии на всех этапах проведённых исследований, сборе научного материала 121 обследованных лиц; участии в разработке диагностического алгоритма (подбор субъективных и объективных методов исследования функционального состояния); проведении общего осмотра обследованных лиц; участии в проведении дополнительных методов исследований; разработке рекомендаций по выбору тактики лечения детей с рубцовыми стенозами пищевода.

#### **Апробация и реализация результатов диссертации.**

Основные положения диссертационной работы доложены на следующих съездах, конгрессах и конференциях: Республика Таджикистан, г. Душанбе. 3-й съезд детских хирургов, анестезиологов-реаниматологов Республика Таджикистан «Современные методы в детской хирургии и интенсивной терапии: достижение, проблемы и пути их решений» 2020 г; Республика Узбекистан, г. Самарканд. Международный научно -практической конференции «Актуальные вопросы детской хирургии, травматологии, педиатрии, и анестезиологии - реаниматологии» 28.05. 2021 г; Республика

Таджикистан. г. Душанбе. Материалы научно-практической конференции (69-й годичный) с международным участием, посвященной 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан и «Годы развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021); 17.11.21 г; Республика Таджикистан. г. Душанбе. XVII - научно-практическая конференция молодых ученных и студентов с международным участием ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», «Актуальные вопросы современных научных исследований»; 29.04.22 г.; Республика Таджикистан. г. Душанбе. Материалы ежегодной 11 научно-практической конференции с международным участием медико - социальное учение - новое направление в развитие образования, практики и науки (достижения, проблемы и его развитие) в Республике Таджикистан; 28-29 10.22г.; Республика Таджикистан, г. Душанбе. Заседания ассоциации детских хирургов Республика Таджикистан; 07.12. 2022 г; Республика Таджикистан. г. Душанбе. Международный симпозиум «Актуальные проблемы онкологии с международным участием». Сборник статей. Душанбе. 28.04.23 г. С. 260-262. Практические рекомендации диссертации внедрены в работу детских хирургических отделений Государственного Учреждения «Национальный медицинский центр «Шифобахш» и многопрофильный комплекс «Истиклол» г. Душанбе. Включены в учебные программы студентов ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино».

**Публикации по теме диссертации.** По теме диссертационной работы опубликовано 9 научных работ, в том числе 5 в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации и Республики Таджикистан, 4 в материалах различных конференций и симпозиумов. Получено одно рационализаторское предложение (05.08.22 г. № 3475/R963).

**Структура и объём диссертации.** Научная работа изложена на 137 страницах компьютерного текста, состоит из оглавления, перечень сокращений и условных обозначений, введения, общей характеристики работы, 5 основных глав, выводов, рекомендаций по практическому использованию результатов исследования, списка использованных источников, публикаций по теме диссертации. Диссертационная работа иллюстрирована: 47 – рисунками, 18 – таблицами. Список литературы содержит 145 источника, в том числе 69 работ русскоязычных и 76 иностранных авторов.

## **Содержание работы**

### **Общая характеристика клинических наблюдений**

В период с 2014 по 2020 гг. в клинике детской хирургии ГОУ «Таджикского Государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино» на базе торакоабдоминального отделения ГУ Национального медицинского центра (НМЦ) «Шифобахш» Республики Таджикистан проходили лечение 494 больных с ХОП по причине случайного

употребления химического вещества. Подавляющее большинство детей - 396 (80,2%) - поступили в клинику в первые сутки после получения травмы.

Согласно эндоскопической классификации градаций ожогового поражения пищевода по С.Д. Терновскому распределение больных было следующим: I-я степень ХОП выявлена у 242 (49%) детей, II-я степень ХОП - 131 (26,5%) ребенка, III-я степень ХОП установлена у 121 (24,5%) пациента.

Так как РСП в основном возникает у детей с III-й степенью ХОП, то в связи с этим для всестороннего изучения причин образования рубцовых структур, правильного отбора пациентов, а также достижения результатов их лечения различными методами бужирования, нами была выбрана данная группа в качестве объекта нашего диссертационного исследования.

Среди 121 пациента с ХОП III-й степени мальчиков было 67 (55,4%), девочек – 54 (44,6%). Возраст детей колебался от 1 года до 18 лет (средний возраст – 6,4 лет). Преобладали дети в возрасте от 1 до 3 лет – 78 (64,5%).

В зависимости от способа бужирования при РСП больные были распределены на две группы: в контрольную группу вошли 68 (56,2%) пациентов, которым дилатация пищевода проведена методом «вслепую» – 47 (38,8%), за «нить» – у 21 (17,4%) ребенку. В основной группе 53 (43,8%) больным бужирование пищевода было выполнено с использованием проводникового бужа (по струне проводника). Распределение детей по возрасту в исследуемых группах представлено в таблице 1.

**Таблица 1. - Распределение детей с химическими ожогами пищевода с 3 - й степени по возрасту в группах сравнения**

Возраст (в годах)	Группа				p	Всего (n=121)		
	Контрольная (n=68)		Основная (n=53)			абс.	%	
	абс.	%	абс.	%				
1-3	53	77,9	25	47,2	<0,001	78	64,5	
4-7	13	19,1	21	39,6	<0,05	34	28,0	
8-12	1	1,5	5	9,4	>0,05	6	5,0	
13-18	1	1,5	2	3,8	>0,05	3	2,5	
Итого	68	100,0	53	100,0		121	100,0	

Примечание: p – статистическая значимость различия показателей между группами (по критерию  $\chi^2$ )

Результаты сравнительного анализа (табл. 2.3) выявили достоверные отличия во возрастных группах от 1-3 лет ( $p<0,001$ ) и от 3-7 лет ( $p<0,05$ ).

В исследуемых группах в течение 3 часов от момента получения ожога поступили в клинику 30% больных, а остальные – 70% детей обратились после 3 часов.

Этиология возникновения ХОП, приведшая к развитию РСП представлена в таблице 2.2. Так, из 121 больного с РСП у 78 (64,5%) ожог пищевода был вызван уксусной эссенцией, у 38 (31,4%) – щелочным раствором, у 3 (2,5%) – случайным проглатыванием круглой батарейки (автономного гальванического элемента питания – дискового источника

электрического тока круглой формы), у 2 (1,6%) – неизвестным химическим веществом.

**Таблица 2. – Этиологические факторы рубцовых стенозов пищевода у детей в группах сравнения**

Название средства	Группа				p	Всего (n=121)		
	Контрольная (n=68)		Основная (n=53)			абс.	%	
	абс.	%	абс.	%				
Уксусная эссенция	52	76,5	26	49,0	<0,01	78	64,5	
Щелочь	14	20,5	24	45,3	<0,01	38	31,4	
Круглая батарейка*	1	1,5	2	3,8	>0,05	3	2,5	
Неизвестный реагент	1	1,5	1	1,9	>0,05	2	1,7	
Итого	68	100,0	53	100,0		121	100,0	

Примечание: p – статистическая значимость различия показателей между группами (по критерию  $\chi^2$ ); \*Здесь и в табл. 2.4. круглая батарейка - автономного гальванического элемента питания – дисковый источник электрического тока круглой формы.

Одним из важных аспектов в выборе метода дилатации является определение длины рубцового стеноза, от которого зависит ожидаемый результат лечения. В зависимости от длины рубцовых стенозов их принято подразделят на три вида: короткий (не более 1,5 см), трубчатый (от 1,5 до 4 см) и протяженный (более 4 см). Так, по результатам нашего исследования, в обеих группах короткая стриктура пищевода выявлена у 47 (38,8%) больных, трубчатая форма – у 64 (53%), протяженные стенозы пищевода – у 10 (8,2%). А также в ходе работы было выявлено, что короткие стриктуры пищевода зачастую вызываются раствором уксусной эссенции и стеноз всегда находится в верхней трети пищевода. Щелочные растворы вызывают протяженные рубцовые стриктуры, который может располагаться в средней и нижней частях органа.

При эндоскопическом и рентгеноконтрастном исследовании пациентов также было определено место суженного участка органа и его размер. В сумме только у 56 детей стриктура находилась в верхней части органа, у 28 в средней, у 23 в нижней трети пищевода, а у 12 детей стриктура отмечалась в средней и нижней трети пищевода.

В плане лечении РСП следует учитывать диаметр суженного пораженного участка, от которого непосредственно зависит выбор метода дилатации. Изучая эндоскопические и рентгенологические данные, мы определили диаметр самого узкого участка стриктуры. Итак, диаметр рубцового стеноза до 2 мм был определен у 23 детей, от 2 до 5 мм – у 56 и от 5 до 8 мм – у 42.

#### **Клинические проявления химического ожога и диагностика рубцовых стенозов пищевода у детей**

Широта клинического проявления болезни, тяжесть пораженного пищевода, последующее развитие рубцового стеноза при химическом ожоге

во всех наблюдениях коррелирует от особенности реагента, количества принятого вещества ее концентрации, консистенции и времени соприкосновения его со стенкой органа.

Дети с ХОП при поступлении в клинику жаловались на боль вовремя глотания, беспокойство, гиперсаливацию, повышение температуры тела до субфебрильных цифр. У группы детей с ожогами дыхательных путей наблюдались симптомы удушья. Во время осмотра у детей обнаружены признаки химического ожога на губах, слизистой оболочки полости рта в виде образования изъязвления и фибриновых налетов. При обращении в стационар первостепенным звеном является правильная оценка тяжести состояния больных и их госпитализация в соответствующее отделение. В нашем наблюдении 191 (36,7%) ребенка с ХОП поступили в клинику в тяжелом состоянии, и 303 (61,3%) пациентов со средней степенью тяжести.

Выбранная тактика лечения в разные годы зависела от степени тяжести повреждения органа у детей с ХОП. По причине сложной дифференциальной диагностики до 2017 г. у детей с ХОП II и III степени, на 8-10 сутки после обнаружения грануляционной ткани и фибринозного наложения, прибегали к применению раннего профилактического бужирования методом «вслепую» либо «за нить» после наложения гастростомы. С ноября 2017 г. тактика лечения больных с ХОП была изменена, с целью предотвращения развития ранних осложнений не проводились ранние профилактические бужирования.

Таким образом, пациенты были выписаны из стационара на 8-10 сутки после купирования воспалительного процесса и улучшения общего состояния, а на 21 сутки амбулаторно им проводилась контрольная ФЭГДС. Повторный осмотр проводился на 4-6 недели с момента получения травмы, при этом выполнялось эндоскопическое исследование по результатам исследования, были строго отобраны больные с III степенью ожога пищевода. В случае появления жалоб на дисфагию данные пациенты госпитализировались раньше времени.

Клинические проявления РСП обусловливают степень прижигающих веществ и промежуток времени от момента поступления больных. Кроме того, при обращении в клинику тщательно собирается анамнез и учитываются следующие аспекты: питание (твердое либо жидкое); наличие случаев поперхивания и кашля во время акта глотания; через какое время возникают рвотные рефлексы; отмечается ли слюнотечение, отрыжка и запах изо рта; наблюдается ли у ребенка бронхопневмония; соответствует ли рост и вес больного необходимой возрастной категории.

Итак, 88 (72,7%) детей с РСП, поступили в клинику в основном с жалобами на дисфагию (затруднение прохождения пищи) и рвотными синдромами после употребления принимаемой пищи. Пациенты, страдавшие от болезни в течении длительного времени, имели длительный эндотоксикоз с хроническим расстройством питания различной степени.

При РСП необходимо учесть сроки образования стеноза, в связи с чем следует учитывать время поступления больных от момента получения травмы до обращения в клинику. В нашем наблюдении в обеих группах 93

(76,8%) ребенка поступили в стационар в интервале одного месяца от получения химического ожога, а 12 (21,5%) пациентов – на промежутке от одного до двух месяцев, и еще двое больных обратились только спустя два месяца.

При обращении детей в стационар с РСП следует дать правильную оценку тяжести состояния, от которого зависит ожидаемый благополучный результат лечения. Состояние больных при поступлении были оценены как удовлетворительное, среднее и тяжелое. Итак, 64 пациента поступили в стационар в удовлетворительном состоянии, 43 – со средней тяжестью болезни и 14 больных – в тяжелом состоянии.

У больных в удовлетворительном состоянии жидкую пищу проходила свободно, нарушение проходимости пищевода отмечалось при применении твердой пищи. Дети этой группы не отставали от сверстников и со стороны общих и биохимических анализов крови изменений не наблюдалось.

У больных со средней степенью тяжести отмечались гипотрофия, отставание в физическом развитии по сравнению со сверстниками, изменение показателей общих и биохимических анализов крови в виде нормохромной анемии, лейкоцитоза и гипопротеинемии.

Больные с тяжелой степенью жаловались на плохой аппетит, гиперсаливацию, рвоту сразу после применения пищи независимо от консистенции, появление запаха изо рта, зачастую данной группы пациентов детей отмечалась картина бронхопневмонии. Характерным были проявления хронического нарушения питания тяжелой степени, также несовпадение антропометрических данных и глубокие изменения в показателях крови.

### **Эндоскопическая и рентгенологическая оценка рубцовых стенозов пищевода у детей**

Фибрээндоскопия пищевода была применена всем 121 детям с РСП, где во всех случаях удалось выявить диаметр и степень суженного участка. При первичном эндоскопическом осмотре в (60%) наблюдениях суженный участок был проходим, и была возможность для определения длины пораженного участка. Кроме того, у больных с РСП для выбора подходящего размера бужа были выявлены диаметры суженных участков с помощью эндоскопического исследования. У 98 (81,0%) больных данный метод в динамике лечение давал корректные сведения о структуре стеноза, а у 23 (19,0%) пациентов (эндоскоп не был проходим из-за узкого хода суженного участка) метод был не информативным, но был определен диаметр суженного участка для выбора подходящего бужа.

Всем больным с РСП применяли рентгенографию пищевода с контрастным веществом сульфата бария.

Таким образом, совместное применение эндоскопических и рентгенологических методов исследования в диагностике РСП, позволили более точно определить необходимые параметры рубцовых стенозов и найти ответ на все поставленные вопросы, которые нужны для выбора способа бужирования и метода лечения.

## **Результаты лечения рубцовых стенозов пищевода у детей Предполагаемые исходы бужирования пищевода**

Из общего количества (78) больных с формирующими РСП после ожога уксусной эссенцией 52 (66,7%) пациента были из контрольной и 26 (33,3%) из основной группы. Из них 28 (35,8%) детей поступили в стационар позже, чем через 1 месяц после получения травмы.

В обеих группах у 4 (5,1%) детей во время дилатации пищевода произошла его перфорация. Двое детей с перфорацией пищевода имели короткие стенозы, а у 2 (2,5%) других – протяженные. В контрольной группе перфорация пищевода произошла у 3 (3,8%) детей: у 2 (2,5%) во время слепого бужирования, у одного во время бужирования за нить. У больных основной группы перфорация органа была в одном (1,3%) случае.

Двум больным (по одному из каждой группы), у которых возникли осложнения, произвели дренирование плевральной полости с переводом на зондовое кормление, оба выписаны с благополучным исходом. У одного ребенка, у которого не была дренирована плевральная полость, во время очередного управляемого бужирования за нить, произошла перфорация пищевода. Так как микроперфорация находилась в верхней трети пищевода, кормление ребенка осуществлялось через желудочный зонд. Получен положительный результат.

После ожога уксусной эссенцией с формированием протяженного рубцового стеноза 21 (26,9%) больному произведена операция: лапаротомия, гастростомия по Кадеру с проведением назогастральной нити, получен хороший результат. Среди этих детей 18 (23,0%) были из контрольной, а 3 (3,8%) – из основной группы. Двое детей доставлены в клинику из других медицинских учреждений с гастростомой, которым было проведено бужирование по струне - проводнику с хорошим результатом.

Среди детей основной группы с формирующими рубцовыми стенозами после ожога уксусной эссенцией, только в одном случае была перфорация органа в верхней трети пищевода, потребовавшая дренирования плевральной полости и перевода на зондовое кормление. Результат лечения благополучный.

В целом результаты лечения больных при бужировании по струне-проводнику у детей основной группы с РСП после ожога уксусной эссенцией хорошие, а эффективность составила 98,7%.

После приема щелочи РСП был сформирован у 38 (31,4%) детей. Из них 14 (36,8%) пациентов были в контрольной группе, а 24 (63,2%) – в основной. Протяженные рубцовые стенозы пищевода в обеих группах отмечены у 6 (15,8%) пациентов. Осложнение в виде перфорации пищевода случилось у 4 (10,5%) пациентов контрольной группы и у 2 (5,3%) – основной (пациенты были с протяженными рубцовыми стенозами и обратились в клинику через 1 мес. со дня получения травмы). Среди детей контрольной группы во всех случаях была дренирована плевральная полость и проведена соответствующая терапия, где итоговый результат был положительным. У детей основной группы в одном случае дренирована

плевральная полость справа и наложена гастростома по Кадеру с проведением назогастральной нити, в последующим отмечен положительный результат лечении. В другом наблюдении ребенок находился на зондовом кормлении, получал комплексное лечение и был выписан с благоприятным исходом. Отмечался положительный результат использования проводниковых бужей. Эффективность проводниковых бужей в случае установления гастростомы было только в одном наблюдение у детей основной группе.

Среди детей основной группы пациентов формирование РСП после ожога щелочью проведение бужирования по струне-проводнику было эффективно в 58,3% случаев. При неэффективности дилатации, родителям были рекомендованы реконструктивно пластические операции пищевода, однако они от оперативного вмешательства отказались в связи, с чем были продолжены сеансы бужирования. Два пациента были прооперированы в зарубежных клиниках.

В 3 других наблюдениях РСП образовались после случайного проглатывания батареек, где одному ребенку провели бужирование за нить после наложение гастростомы, а двум другим -- по струне-проводнику. У ребенка из контрольной группы после очередного сеанса бужирования за нить произошла перфорация пищевода, дренирована плевральная полость справа, исход которого был положительный. Далее ребенок получал комплексное лечение, которое способствовало выздоровлению пациента.

Из общего количества больных с РСП двое детей получили ожог от неизвестного реагента с формированием в последующем рубцового стеноза органа. Детям провели бужирование за нить и по струне-проводнику. У одного ребенка достигнут благоприятный результат, у второго ребенка, из-за протяженного стеноз неудовлетворительный показатель. Было предложено бужирование за нить, однако данное предложение родителями принято не было.

В ходе нашей работы нами был разработан алгоритм комплексного исследования и выбора метода коррекции РСП у детей.

Подводя итоги результатов собственного научного исследования, считаем, что наше достижение связано в совершенствовании дифференциации диагностики между II - ой и III - ей степенями ХОП методом эндоскопии. А также отказались от раннего профилактического бужирования и стали использовать проводниковые бужи в лечения РСП, которые являются наиболее безопасными и эффективными.

Критерием достигнутого лечебного эффекта при дилатации пищевода в обеих группах являлось стойкое расширение ее просвета до 10-12 мм и более, позволяющее свободно провести эндоскоп через зону стриктуры, а также свободное прохождение контрастного вещества через пищевод во время рентгенографии органа.

Результаты лечения детей в зависимости от выбора методов бужирования изучены в двух исследуемых группах, сводные данные которых приведены в таблице 3.

**Таблица 3. - Сводные данные в исследуемых группах**

Параметры сравнения	Группы		
	Контрольная, n=68		Основная, n= 53
	способы бужирования		
	вслепую	за нить	По струне проводника
Перфорация пищевода	-	2	1
Реконструктивная операция	-	1	
Результативность бужирования	-	-	-
Наложение гастростомы	-	-	-

Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что в основной группе случаи перфорации пищевода во время дилатации органа меньше, чем у детей контрольной группы. Следует также отметить, что оперативное вмешательство (наложение гастростомы) среди детей основной группы было произведено только у одного больного (ребенок с протяженным рубцовым стенозом). Это связано с тем, что метод бужирования пищевода по струне проводника оказался эффективным и позволяет благополучно расширять развивающийся рубцовый стеноз.

### **Бужирование пищевода**

У детей основной группы бужирование пищевода по струне проводилось при помощи силиконовых внутривидимых бужей фирмы «Wilson Medical Cook, (США)», где кончик струны состоит из пружины, которая является атравматичной. Использовались следующие размеры проводниковых бужей: 15 Fr, 19 Fr, 21 Fr, 27 Fr, 29 Fr, 33 Fr, 38 Fr, 42 Fr, 45 Fr, 48 Fr по шкале Шарьера (Charrière)\*. Диаметр силиконовых проводниковых бужей составил от 2,0 до 15,0 мм, а длина их - 70 см.

Первым шагом струна проводника проводится через пищевод в просвет желудка. Зачастую при внесении струны в полость органа ее кончик приводит к видимому колебанию в области эпигастрита. Вторым шагом через струну проводится буж и медленно направляется в желудок. После завершение манипуляций, буж вытягивается назад через струну, внимательно прослеживается следим его нахождение в полости желудка. Данный способ дилатации в первые 2-3 раза реализовывался под общей седатацией больных и процедуру проводили в эндоскопическом кабинете отделения.

Последующие сеансы бужирования проведены без общей анестезии, выполняя предоперационную подготовку препаратами 0,1% атропина и 5% трамадола, учитывая возрастную норму. В стационаре сеансы бужирования по струне - проводили дважды с интервалами 3 дня на протяжении двух недель. После выписки больные с РСП были переведены на амбулаторную дилатацию органа, предназначенную для всех пациентов с

ХОП 3-й степени. Бужирование продолжали вначале один раз в неделю, затем один раз в две недели в течение 3 месяцев, далее один раз в 3 недели до полного устранения рубцового стеноза. Этим пациентам каждые 2 месяца проводили контрольную ФЭГДС.

Перед сеансами бужирования родители оповещались о вероятности возникновение перфорации пищевода различными методами дилатации в связи с чем с их стороны подписывалась «информирование согласие» возможных осложнений. И только после согласия родителей проводились вышеизложенные манипуляции. В данной анкете отмечались следующие моменты: эффективность бужирования по данным различных авторов, методы дилатации, а также их недостатки и возможные возникновения осложнений.

Грубое нарушение рельефа органа, не всегда позволяла нам провести проводник через пораженный пищевод. В этом случае был использован фиброгастроскоп через просвет пищевода, с протягиванием струны - проводник в полость желудка для достижения эффективного сеанса бужирования. По данному способу нами было разработано рационализаторское предложение «Способ проведения струны проводника с помощью фиброгастроскопии».

Способ осуществляется следующим образом: первым этапом проводили фиброгастроскопию и под ее поддержкой струну-проводник проталкивали через пищевод в просвет желудка. Далее вторым этапом через струну проводили буж, медленно направляя его в желудок. Данный способ нами в 2-3 случаях был реализован под общей анестезией в эндоскопическом кабинете, последующие сеансы бужирования проводили без общей анестезии, выполняя предоперационную седацию. Предлагаемый способ был применен у 18 (14,8%) больных с рубцовыми стенозами пищевода у детей в детском торакоабдоминальном хирургическом отделении, где сеансы бужирования прошли благополучно. В случаях невозможности проведения этого способа прибегали к выполнению гастростомии по Кадеру с последующим бужированием «за нить».

Детям контрольной группы бужирование пищевода проводилось с помощью стандартных конических бужей ГОСТ 25-1961,088-88 (г. Казань) размером от № 15 Fr до № 40 Fr по шкале Шарьера, методом «вслепую» или за «нить» после наложения гастростомы. Перед очередным сеансом бужирования, с учётом диаметра и длины суженного участка по результатам эндоскопического и рентгенологического исследований, проводился подбор необходимого бужа.

Критерием достигнутого лечебного эффекта при дилатации пищевода в обеих группах являлось стойкое расширение ее просвета до 12 мм и более, позволяющее свободно провести эндоскоп через зону стриктуры, а также свободное прохождение контрастного вещества через пищевод вовремя рентгенография органа.

ФиброЭзофагоскопия в амбулаторных условиях на 4-6 недели от начала заболевания

Эндоскопия III - степень ХОП

РСП - госпитализация в специализированное медицинское учреждение

Проведение эзофагографии в двух проекциях

Бужирование пищевода по струне проводнику в течение одного года

Контрольная фиброЭзофагоскопия и эзофагография каждые два месяца

Положительный результат – жалоб нет, свободное прохождение фиброЭндоскопа и отсутствие задержки контраста

Неудовлетворительный результат - дисфагия, непроходимость фиброЭндоскопа, задержка контрастного вещества и длинна стеноза более 4 см

**Рисунок 1. - Алгоритм комплексного исследования и выбора метода коррекции рубцового стеноза пищевода у детей**

#### **КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ДИЛАТАЦИИ ПРИ РУБЦОВОМ СТЕНОЗЕ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ**

Для изучения эффективности методов бужирования из 121 детей с РСП нами было проведено исследование отдаленных результатов 82 (67,7%) больных. Среди которых мальчиков было 47 (57,3%), девочек – 35 (42,7%).

Из 82 больных обеих групп отдаленный период наблюдения после бужирования пищевода составил: до 6 месяцев – 26 (31,7%) пациента; от 6 месяцев до 2 лет – 28 (34,2%) и от 2 до 4 лет после дилатации – 28 (34,2%).

В корреляции метода бужирования пищевода больные были распределены на две исследуемые группы: основную с включением 46 (56,1%) пациентов и контрольную в составе 36 (43,9%) человек. Дилатация пациентам контрольной группы (n=36) проводилась «вслепую» или «за нить». Бужирование больным основной группы (n=46) составили – 46 (56%) было выполнено способом по струне - проводнику. Обе группы детей были сопоставимы по полу, возрасту и характеру основной патологии.

Преимущество методов бужирования у больных с РСП сравнивали на основании изучения отдаленных результатов при плановой госпитализации и в амбулаторных условиях. Кроме того, нами был проведен анализ качества жизни больных в отдаленном периоде наблюдения, после проведения различных способов бужирования.

Критериями для оценки эффективности проводимой дилатации в отдаленном периоде служили результаты клинического, эндоскопического и рентгенологического исследования пищевода.

Структурные изменения в стенках пищевода, а также появление ГЭРБ в отдаленные сроки после бужирования определяли методом ФЭГДС и проведением рентгенографии пищевода контрастным веществом (5% раствор сульфата бария).

### **Клиническое обследование детей в исследуемых группах**

Анализ результатов клинического обследования детей контрольной группы выявил жалобы на нарушение акта глотания во время еды (при проглатывании твердой пищи) у 4 (4,8%) пациентов, боли в области эпигастриса у 4 (4,8%) детей. Жалобы в основном отмечались у больных с протяженным рубцовым стенозом пищевода. Необходимо отметить, что боли в области эпигастриса в основном наблюдались у детей, которым ранее были наложены гастростома. У 6 (7,3%) больных с перфорацией пищевода, которым была дренирована плевральная полость, характерными были жалобы на боли в области грудной клетки. А у 12 (14,6) детей во время аусcultации выслушивалось ослабленное дыхание.

Показатели общеклинического обследования детей основной группы определили, что ни в одном из наблюдений больным не были предъявлены жалобы во время приема еды, в не зависимости от ее консистенции. Только у 2 (2,4%) пациентов после дренирования плевральной полости по поводу перфорации пищевода, были жалобы на незначительные боли в области грудной клетки, и при аускультации выслушивали жесткое дыхание в правой половине грудной клетки. У больных контрольной группы (n=36) жалобы во время акта глотания, боли в области грудной клетки были отмечены в 4 и 6 раз чаще, чем у пациентов основной группы.

### **Исследование фиброзофагогастродуоденоскопии в группах сравнения**

В отдаленном периоде всем детям в порядке наблюдения было проведено эндоскопическое исследование органа, с целью определения ее проходимости, состояния и рельефа слизистой оболочки, воспалительных изменений, язв и эрозий. Всесторонне изучена функциональная полноценность места бывшего сужения, степень ее регенерации, а также расправление органа при инсуфляции.

При проведении манипуляции внимание было обращено на нарушение моторики пищевода, ригидности органа в бывшем суженном участке, растяжимости данной зоны при инсуфляции. Осмотре подвергалась также

зона пищеводно-желудочного перехода. Проанализирован характер складчатости и смыкание кардиального жома, исследованы косвенные признаки грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и ГЭРБ.

Фиброгастроэзофагодуоденоскопия была проведена неоднократно в эндоскопическом отделении натощак по стандартной методике с применением местной анестезии. Исследование показало, что у всех больных основной и контрольной группы с хорошими и удовлетворительными результатами лечения, тубус эндоскопа был проходим. При этом слизистая оболочка органа было обычной формы, суженный участок нивелировался.

У больных с неудовлетворительными результатами после сеансов дилатации тубус эндоскопа возрастного диаметра не был проходим или был проходим, но с трудом.

### **Изучения рентгеноскопии и рентгеноконтрастного исследования пищевода в группах сравнения в отдаленном периоде**

С целью определения отсутствия или наличия тени пищевода, расположения грудной поверхности диафрагмы, ее участия в акте дыхания, изучения формы и размера газового пузыря желудка, степени выраженность угла Гисса, проводилась рентгеноскопия грудной и брюшной полостей в вертикальном положении.

Выполнение рентгенографии пищевода у детей с РСП в отдаленном периоде способствовало изучению структурных изменений в ткани пищевода, рельефа слизистой оболочки, выявлению наличия или отсутствия сужения органа, ее диаметра. Для выявления ГЭРБ и ее степени была применена водно-сифонная проба. Рентгеноконтрастное исследование пищевода было проведено в двух проекциях с использованием 5% раствора сульфата бария.

### **Изучение качества жизни больных в группах сравнения**

Для определения качества жизни больных проведен опрос пациентов в обеих группах. Результат опроса в отдаленном периоде показал, что у детей основной группы степень дисфагии меньше, чем у детей контрольной группы. Помимо этого, учитывая детский возраст, для определения общего эмоционально-социального положения не могут считаться объективными ответы самих пациентов и тем более ответы их родителей. Для определения качества жизни необходимо учитывать общее состояние ребенка, физические данные, возможность полноценного питания. В связи с этим для более полной оценки нами была разработана анкета-вопросник, содержащая вопросы с однозначными ответами.

Анкеты заполнялись родителями у детей несовершеннолетнего возраста и самостоятельно детьми старше 14 лет. Из общего числа пациентов - 82 в анкетировании участвовали 58 (70,7%) детей в отдаленном периоде. При этом 23 (39,7%) ребенка были с РСП вызванными щелочью, 35 (60,3%) с РСП после употребления уксусной эссенции. К моменту первичного обращения возраст пациентов составлял от 4 до 12 лет. От момента первого

лечения до настоящего анкетирования прошло от 1 до 6 лет. Из 58 интервьюированных респондентов здоровыми себя ощущали 42 (72,4%), 14 (24,1%) расценивали свое самочувствие как удовлетворительное, а 2 детей (3,5%) как неудовлетворительное.

Все анкетированные пациенты в период нашего исследования могли самостоятельно принимать пищу. У 42 (72,4%) респондентов акт глотания фактически не нарушен, у остальных имело место хроническая дисфагия, требующая дополнительного лечения. При этом у 16 респондентов (27,6%) при прохождении пищи отмечались эпизодические боли за грудиной, причем у 8 (13,8%) из них после РСП щелочью на длинном участке, которым неоднократно была выполнена дилатация органа под общим обезболиванием.

На основании антропометрических данных, нами установлено, что у большей части детей после РСП наблюдается отставание в росте и в весе. Так, параметры роста соответствовали среднему показателю у 38 детей (65,5%), а в 34,5% случаев физическое развитие равнялось параметрам ниже среднего показателя.

При работе с опросниками или анкетами нами было учтен тот факт, что у детей младшего школьного и дошкольного возраста возникают определенные сложности, связанные с интерпретацией вопросов, выбором варианта и расшифровкой ответа. С учетом этого мы своей анкетой-вопросником стремились максимально упростить задание для респондентов, а также для повышения достоверности и объективности результатов часто использовали участие родителей. Отмечено, что после дилатации пищевода лишь 46 (79,3%) детей считают себя счастливыми и довольными своей жизнью. Эмоционально неустойчивыми и нервными считают родители 12 (20,7%) респондентов.

Итак, по результатам нашего анкетирования, в основном жалобы в отдаленном периоде были у больных с РСП после приема щелочи, с неудовлетворительными результатами. Пациенты с РСП после уксусной эсценции почти жалоб не предъявляли.

Резюмируя данную главу, при оценке клинической эффективности лечения в отдаленном периоде результаты считали хорошими в случае отсутствия жалоб пациентов вовремя принятия пищи, а также при свободном прохождении фиброЭНДОСКОПА через орган. При эзофагографии не отмечена задержка контрастного вещества и не выявлена деформация стенок органа.

Удовлетворительным результатом, считали наличие жалоб детей на редкую дисфагию при приеме твердой пищи, прохождение фиброЭНДОСКОПА с трудом через орган и незначительную задержку контрастного вещества при исследовании пищевода.

При жалобах на дисфагию в независимости от характера пищи на протяжении одного года и более после дилатации органа, непроходимость фиброЭНДОСКОПА через суженный участок пищевода и задержки контрастного вещества в области вновь появившегося рестеноза, считали не удовлетворительным результатом.

**Таблица 3. - Отдаленные результаты лечения в исследуемых группах**

Отдаленные результаты	Основная группа, в %	Контрольная группа, в %
Хороший	74	61,1
Удовлетворительный	21,7	22,2
Неудовлетворительный	4,3	16,7

Таким образом, изучение отдаленных результатов лечения рубцовых стенозов пищевода у детей контрольной группы показало, что хорошие показатели получены в 61,1%, удовлетворительные – в 22,2%, неудовлетворительные – в 16,7% случаях. При этом у детей основной группы хорошие результаты были получены в 74%, удовлетворительные – в 21,7%, неудовлетворительные – в 4,3% наблюдениях.

## **ВЫВОДЫ**

1. Клинические проявления и степень формирования рубцовых стенозов пищевода зависят от характера агрессирующего вещества, времени его действия, а также от площади раневой поверхности. [1-А, 5-А]

2. При второй степени химического ожога пищевода эндоскопическая картина в динамике лечения характеризовалась поражением как слизистого, так и подслизистого слоев, некротическим изменением эпителия с тонким фиброзным наложением и эпителилизацией к 3-4-й неделе. [2-А, 4-А]

3. Эндоскопическая характеристика ожога III - ей степени на этапах лечения выражалась в образовании в стенке органа циркулярных, грубых, серых фибринозных наложений, трудноотделимых и длительно кровоточащих подлежащих тканей при их удалении. [7-А, 8-А]

4. При рубцовых стенозах пищевода после ожога уксусной эсценцией у детей основной группы бужирование по струне-проводнику независимо от протяжённости дало хорошие результаты у 98,7% пациентов. При этом после ожога щелочью эффективность бужирования по струне-проводнику составило 58,3%, связанные в основном с протяженными рубцовыми стенозами. [3-А, 6-А]

5. Применение у детей бужирования по струне-проводнику при рубцовых стенозах пищевода является наиболее безопасным и эффективным методом, которое позволяет уменьшить частоту осложнений, добиться благоприятного исхода и улучшить качество жизни пациентов. [2-А, 9-А]

## **ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

1. Во избежание перфорации органа у детей с рубцовыми стенозами пищевода нельзя проводить ранее профилактическое бужирование.
2. Чтобы не принести вред здоровью ребенка, сохранить целостность

органа на раннем периоде болезни необходимо дождаться полного завершения всех стадий ожога.

3. Эндоскопические критерии дифференциальной диагностики необходимы с целью совершенствования обследования, в связи с тем, что при правильной постановке диагноза пациенты с ожогами II - ой степени не подвергаются напрасному бужированию.

4. Комплексное применение эндоскопических и рентгенологических методов исследования дает более точную картину степени рубцового стеноза пищевода у детей, что позволяет провести эффективное лечение.

5. При рубцовых стенозах пищевода у детей применение бужирования по струне - проводнику по сравнению с иными методами дилатации позволяет снизить частоту осложнений и рецидивов болезни.

6. Метод бужирования по струне проводнику в большинстве случаев не приводит к необходимости дополнительного оперативного вмешательства (наложение гастростомы с проведением назогастральной нити для бужирования), предотвращает необходимость в проведение раннего профилактического бужирования.

7. Неэффективное лечение методом бужирования в течение года, а также протяженности стеноза пищевода более 6 см является прямым показанием для пластики органа.

## **СПИСОК РАБОТ, ОПБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

[1-А]. Юсупов Б.Х. Диагностика и лечение рубцового стеноза пищевода у детей. [Текст] /А.М. Шарипов., Х.А. Шамсзода., Юсупов Б.Х. //Здравоохранение Таджикистана. - 2020. - № 4 - С. 72-75.

[2-А]. Юсупов Б.Х. Лечение детей с последствиями химическими ожогами пищевода у детей. [Текст] /А.М. Шарипов., Х.А. Шамсзода, Р.А. Рахматова, Юсупов Б.Х, Ю.Т. Додочонов, А.А. Сайфуллоев, У.Л. Умаров. //Российский вестник детской хирургии анестезиологии и реаниматологии. - 2020. - Том 10. - №2 - С. 217-226.

[3-А]. Юсупов Б.Х. Выбор методов лечения рубцового стеноза пищевода у детей. [Текст] / А.М. Шарипов, Х.А. Шамсзода., А.А. Юсупов Б.Х. Баротов, Ю.Т. Додочонов.//Детская хирургия. – 2021. - Том 25. - № S1 - С. 82.

[4-А]. Юсупов Б.Х. Сравнительная характеристика методов бужирования при рубцовых стенозах пищевода у детей [Текст] /А.М. Шарипов, Б.Х. Юсупов, Р.А. Рахматова, С.А. Мазабшоев, Ю.Т. Додочонов //Детская хирургия. - 2022. - Том 26. - №3 - С. 168-173.

[5-А]. Юсупов Б.Х. Современные взгляды на этиологию, классификацию, диагностику, лечение химического ожога и послеожоговых рубцовых стенозов пищевода у детей [Текст] /А.М. Шарипов. Б.Х. Юсупов. (обзор литературы) //Здравоохранение Таджикистана. - 2022. - № 3 - С. 108-119

### **Статьи в научных сборниках, материалы конференции**

[6-А] Юсупов Б.Х. Подход в лечение рубцовых стенозов пищевода у

детей [Текст]. / А.М. Шарипов, Б.Х. Юсупов, Р.А. Рахматова. // Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины. Материалы научно-практической конференции (69-й годичный) с международным участием, посвященной 30 - летию Государственной независимости Республики Таджикистан и «Годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021) - Том 1. - С. 238-239.

[7-А] Юсупов Б.Х. Дилатация как один из методов лечения рубцовых стенозов пищевода у детей. [Текст]. /А.М. Шарипов, Б.Х. Юсупов, Н.Ш. Шарипов. //«Актуальные вопросы современных исследований» XVII научно-практическая конференция молодых ученых и студентов с международным участием ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». Душанбе. С.

[8-А] Юсупов Б.Х. Результаты лечения рубцовых стенозов пищевода у детей. . [Текст]. / А.М. Шарипов, Б.Х. Юсупов, Н.Ш. Шарипов. //Материалы ежегодной 11 научно-практической конференции с международным участием медико - социальное учение - новое направление в развитие образования, практики и науки ( достижения, проблемы и его развитие) в Республике Таджикистан. 28-29 10.22 г. С. 18-19

[9-А] Юсупов Б.Х. Сравнительный анализ способов бужирования при рубцовых стенозах пищевода у детей [Текст]. / А.М. Шарипов, Б.Х. Юсупов, Ю.Т. Додочонов., Н.Ш. Шарипов., С.У. Файзуллоев.. //Симпозиум «Актуальные проблемы онкологии с международным участием». Сборник статей. Душанбе. 28.04.23 г. С. 260-262.

#### **Рационализаторское предложение**

Юсупов Б.Х., Шарипов А.М., Додочонов Ю.Т. «Способ проведения руны проводника с помощью фиброгастроэзофагоскопии при рубцовых стенозах пищевода у детей». Рас. пред. №3475/R963 выданное ТГМУ от 05.08.2022 г.

### **СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ**

АГМУ	Алтайский государственный медицинский университет
БД	баллонная дилатация
ГЭРБ	гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
ГПОД	грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
ИП	искусственного пищевода
РНИМУ	Российский научно-исследовательский медицинский университет
РСП	рубцовый стеноз пищевода
ФЭГДС	фиброгастроэзофагодуоденоскопия
ХОП	химический ожог пищевода
ЭУС	эндоскопическая ультрасонография

**МДТ «ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИБИИ ТОЧИКИСТОН БА  
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

**УДК 616.32-007.271-089-053.2**

**БО ҲУҚУҚИ ДАСТНАВИС**

**ЮСУПОВ БОБОХОН ҲАКИМОВИЧ**

**БЕҲТАРКУНОНИИ ТАБОБАТИ БАҶДИ СӮХТАИ ТАНГШАВИИ  
ЗАҲМИИ СУРҲРӮДА ДАР КӮДАКОН БО ИСТИФОДА АЗ УСУЛИ  
МИЛЗАНИЙ**

**АВТОРЕФЕРАТИ  
ДИССЕРТАЦИЯ БАРОИ ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМИИ НОМЗАДИ  
ИЛМҲОИ ТИБ АЗ РӮИИ ИХТИСОСИ 14.01.19 - ҶАРРОҲИИ АТВОЛ**

Душанбе 2024

Кори диссертационӣ дар кафедраи ҷарроҳии кӯдакони МДТ “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино» Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудааст.

**Роҳбари илмӣ:**

**Шарипов Асламхон Маҳмудович** - мудири кафедраи ҷарроҳии кӯдаконаи МДТ “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», доктори илмҳои тиб

**Муқарризони расмӣ:**

**Батаев Сайдҳасан Магомедович** - ходими қалони илмии шуъбаи ҷарроҳии тарминӣ ва таҷдидии МФДАТ ТО ДИТТР ба номи Н.И. Пирогов, профессори кафедраи педиатрия ва ҷарроҳии кӯдакони МФДБ МШИ МФТБ ба номи А.И. Бурназян АФТБ Россия, доктори илмҳои тиб

**Рофиев Рауф**, дотсенти кафедраи ҷарроҳии кӯдакони МДТ ДТБДСТ ҶТ, номзади илмҳои тиб

**Муассисаи пешбар:**

Донишкадаи педиатрии тибии Тошкенти Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Ӯзбекистон

Ҳимояи диссертатсия «\_\_\_\_\_» июли соли 2024 соати \_\_\_\_\_ дар ҷаласаи Шурои диссертационии 6D.KOA-040-и назди МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино” бо нишонии 734026, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Сино, 29-31, tajmedun.@tj, +992 918.30.03.08 мегардад.

Бо диссертатсия дар китобхонаи МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино» ва шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ соли 2024 ирсол гардид

**Котиби Шурои диссертационӣ  
доктори илмҳои тиб**

**Каримова Ф.Н.**

## Муқаддима

**Мубрамияти мавзӯи тадқиқот.** Сұхтағо кимиёвии сурхрұда (СКС) дар күдакони аз 1 то 5 сола яке аз осебхой маъмұлтарини майшій маҳсуб меёбанд. [Баиров В.Г. ва дигарон. 2006; Бочарников Е.С. ва дигарон. 2011; Pieczarkowski S. et. al., 2015; Hsieh K.H. et. al., 2018]. Сабаби асосии пайдоиши ин осеб-қунчковии құдакон ва одати чашиданы ҳама гуна маводи кимиёвии ба онҳо дастрас ва инчунин бетаваңчұхии калонсолон дар муносибат ба фарзандони худ мебошад. [Шамсиеv А.М. ва дигарон. 2011; Ормантаев К.С. ва дигарон. 2016; Rustagi T. et. al., 2015; Ley D. et. al., 2019 2019].

Ташхис ва муолицаи саривақтис СКС ғарави табобати муваффақонаи беморон мебошад. Иштибоххой тактика дар ташхиси барвақті ҳангоми расониданы ёрии аввалия ба оризаҳои гуногун бурда расонда, беморро маңбур мекунонанд, ки курсхой тақрории табобатро гузарад. Яке аз окибатхой вазнини СКС ин тангшавии захмии сурхрұда (ТЗС) мебошад, ки басомади он аз 10 то 20 фоизро ташкил медиҳад [Окилов X.A. ва дигарон. 2013; Воронецкий А.Н. 2018; Меркулова А.О. ва дигарон. 2021; Jones D.W. et. al., 2010; Terui K. et. al., 2015]. Аз ин ру, мушкілоти муолицаи ТЗС яке аз вазифаҳои душвори қаррохии қафаси синаи бачагона мебошад.

Аксари муаллифон дар муолицаи ТЗС ба усулҳои васеъкунай – милзании сурхрұда афзалият медиҳанд [Разумовский А.Ю. бо ҳаммуаллиф. 2011, 2012; Климащевич А.В. ва дигарон. 2013; Тупиленко А.В. 2018; Hsieh K.H. et. al., 2018; Bracki V. et. al., 2019]. Милзанай усули асосии табобати ТЗС пас аз сұхтан дар күдакон бокі монда, усулҳои дигаритабобат, аз қабили стенткунонай, васеъкунии баллонай ва табобати маҳаллій характеристи ёриасон доранд. Самараңокии милзанай ҳангоми ТЗС мувофиқи маълумоти муаллифони гуногун аз 70 то 96% мерасад [Разумовский А.Ю. ва дигарон. 2012; Ормантаев К.С. ва дигарон. 2016; Hsieh K.H. . et. al., 2018].

Барои васеъкунонии сурхрұда бештар усулҳои зерин истифода мешаванд: милзании «күр-күронаи»-и сурхрұда; милзанай бо "ришта" ё қад-қадиториметаллай. Бояд қайд кард, ки ҳар яке аз ин усулҳо дорои нишондодхо, афзалиятхо ва нұқсонҳои муайян мебошанд. Вақте ки милзанай «күр-күрона» анчом дода мешавад, әхтимолияти сұрохшавии сурхрұда тақрибан 10% -ро ташкил медиҳад [Доржиев Б.Д. ва дигарон. 2009; Обиденнова Р.В. ва дигарон. 2012]. Камбудии асосии усули милзании сурхрұда «бо ришта» зарурати гузоштани найчай гастростомия ва гузоштани риштай назогастроикӣ барои милзанай мебошад [Годжело Е.А. ва дигарон. 2013; Черноусов А.Ф. ва дигарон. 2020; Dall’Oglio L. et. al., 2016].

Солҳои охир бисёр мутахассисон милзаниро бо истифода аз симироҳнамо амалй менамоянд, ки әхтимолияти пайдоиши оризаҳоро то ҳадди аққал кам мекунад [Разумовский А.Ю. ва дигарон. 2012; Воскресенская М.Л. ва дигарон. 2015; Спандер M. et. al., 2016]. Инбарои гузаронидани арзёбии муқоисавии натижаҳои муолицаи күдакони гирифтори тангшавии захмии сурхрұда бо истифода аз ҳамаи усулҳои дар боло зикргардидаи милзании сурхрұда асос гардид.

Дар ҳоле, ки ТЗС бо истифода аз усули милзанай табобат наёбад, барои ислохи он дахолати қаррохӣ - қаррохии тармимии сурхрұда аз дигар қысмхой узвҳои көвөккүй шикам истифода мешавад. Як катор муаллифон [Разумовский А.Ю. ва дигарон. 2012, Чумакова Г.Ю. ва дигарон 2020] дар сурати бесамар будани усули милзанай дар давоми 6 моҳ бо назардошти дарозии тангшавихои түлөфтәи сурхрұда (зиёда аз 4 см) пластика гузаронидани онро пешниҳод мекунанд.

Ҳамин тарик, далелҳои дар боло зикршуда бешубҳа аз хусуси мубрамияти таҳлили комплексии натиҷаҳои милзании сурхӯда ҳангоми ТЗС дар кӯдакон, аз ҷумла арзёбии сифати ҳаётӣ онҳо шаҳодат медиҳанд.

### **Дараҷаи коркарди илмии мушкилоти таҳқиқшаванда**

Ба таҳқиқотҳои гузаронидашуда ва натиҷаҳои бадастомада нигоҳ накарда, ҳам дар ташхис ва ҳам дар табобати тангшавиҳои захмии сурхӯда, як қатор мушкилоте боқӣ мондаанд, ки ҳалли худро тақозо менамоянд: шартҳои ташаккули стриктураҳо (саҳтиҳо), интиҳоби беморон барои милзании саривактӣ, тафриқагузории дараҷаҳои II-III-и сӯҳтагӣ, беҳтар шудани сифати зинҷагии беморон ва барқарорсозии онҳо. Дар робита ба ин, ҷустуҷӯ ва дарёғти чораҳои самараноки табобатӣ ҳангоми ТЗС то имрӯз аҳамияти худро гум намекунад.

### **Алоқаи тадқиқот бо барномаҳои (лоиҳаҳои) мавзӯи илмӣ.**

Ин тадқиқоти илмӣ дар доираи корҳои илмӣ-тадқиқотии кафедраи ҷарроҳии кӯдаконаи Муассисаи давлатии таълимии «ДДТГ ба номи Абуалӣ ибни Сино» «Табобати ҷарроҳии нуқсонҳои инкишоф дар кӯдакон» (муҳлати иҷроиш 2018-2022, ГР № 0117TJ00840) гузаронида шудааст.

## **ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ**

**Мақсади таҳқиқот.** Беҳтар намудани натиҷаҳои табобати комплексии кӯдакони гирифтори тангшавиҳои пас аз сӯҳтагии захмии сурхӯда тавассути истифодаи тафриқавии усулҳои гуногуни васеъкуни.

### **Вазифаҳои таҳқиқот:**

1. Омӯзиши басомади зуҳуроти клиникӣ ва ошкор кардани омилҳое, ки ба ташаккули тангшавиҳои захмӣ ҳангоми сӯҳтагиҳои кимиёвии сурхӯда дар кӯдакон мусоидат мекунанд.
2. Муайян кардани хусусиятҳои тасвири эндоскопӣ дар дараҷаҳои гуногуни осеби пас аз сӯҳтагии сурхӯда дар кӯдакон дар марҳилаҳои табобат.
3. Гузаронидани арзёбии муқоисавии самаранокии усулҳои гуногуни васеъкунонии сурхӯда ҳангоми тангшавиҳои захмӣ дар кӯдакон.
4. Омӯзиши натиҷаҳои фаврӣ ва дарозмуддати милзании сурхӯда ва таъсири онҳо ба нишондиҳандаҳои сифати ҳаёт.

### **Объекти омӯзиш.**

Диссертатсияи мазкур маводҳои 121 нафар беморони гирифтори тангшавии захмии сурхӯдаро, ки аз усулҳои гуногуни милзани гузаштаанд, дар бар мегирад.

### **Мавзӯи омӯзиш.**

Мавзӯи таҳқиқот осебҳои пас аз сӯҳтагии сурхӯда дараҷаи III дар кӯдакон буд, ҳамзамон, зимни тадқиқот ҷанбаҳои арзёбии муқоисавии самаранокии усулҳои гуногуни васеъкунонии сурхӯда ҳангоми тангшавиҳои захмӣ дар кӯдакон, инчунин натиҷаҳои фаврӣ ва дарозмуддати милзании сурхӯда ва таъсири онҳо ба сифати нишондиҳандаҳои сифати ҳаёт омӯхта мешавад.

## **Навгонии илмии тадқиқот**

Меъёрҳои возехи эндоскопӣ таҳия ва барои арзёбии дараҷаи осеби сӯхтагии сурхрӯда дар кӯдакон пеш аз ва дар марҳилаи табобат дар амалияи клиникӣ ҷорӣ карда шуданд. Дар асоси меъёрҳои эндоскопӣ рушди структураҳои захмии сурхрӯда пешгӯй карда шуда, принсипҳои асосии муносибати тафриқавии ислоҳи онҳо таҳия карда шуданд. Бо роҳи истифодаи усулҳои эндоскопӣ ва рентгенологии тадқиқот нишондод ва зиднишондодҳо ба усулҳои гуногуни милзаниймуайян карда шуданд. Усули милзаний бо сими роҳнамо бо ёрии фиброендоскоп таҳия ва такмил дода шуданд. Усулҳои пешгирӣ кардани оризаҳо ҳангоми милзаний сурхрӯда дар кӯдакон кор карда баромада шуд. Бартарии милзаний сурхрӯда бо истифода аз сими роҳнамо дар муқоиса бо дигар усулҳои васеъкуни сурхрӯда исбот шудааст. Вобаста ба дараҷа ва хусусияти сӯхтагии кимиёвӣ алгоритми расмиёти ташхис ва табобат таҳия ва амалӣ карда шудааст.

## **Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии тадқиқот**

Исбот карда шуд, ки табобати мувофиқи комплексӣ ҳангоми сӯхтаҳои кимиёвии сурхрӯда дар марҳилаҳои аввал ба пешгирии рушди оризаҳо мусоидат мекунад. Татбиқи саривақтии ташхиси пурраи эндоскопии сурхрӯда имкон медиҳад, ки дараҷаи ҳарактерноки осеби узв муайян гардад, то аз гузаронидани муқаррароти иловагии номатлуб пешгирӣ карда шавад.

Омӯзиши натиҷаҳои тадқиқот дар давраи тӯлонӣ нишон дод, ки истифодаи милзаний бо сими роҳнамо барои тангшавиҳои захмии сурхрӯда басомади оризаҳо, такроршавии бемориро коҳиш медиҳад ва сифати зиндагии кӯдаконро беҳтар месозад. Ин усули милзаний хеле содда аст ва имкон медиҳад, ки васеъшавии узв дурусттар ва бехатартар анҷом дода шавад. Гузаронидани муолиҷаи мақсаднок дар марҳилаи аввали беморӣ, гузаронидани милзаний саривақтӣ бо сими роҳнамо барои ба даст овардани натиҷаи самараноки табобати тангшавиҳои захмии сурхрӯда дар кӯдакон кӯмак мекунад.

## **Муқаррароте, ба ҳимоя пешниҳод мегарданд:**

Таҳияи меъёрҳои воқеии зуҳуроти эндоскопӣ ҳангоми сӯхтаҳои вазниниҳои гуногун ба мо имкон медиҳад, ки аз милзаниҳои "беҳуда"-и сурхрӯда ҳангоми дараҷаҳои 1 -2 сӯхтагӣ канорагирий кунем.

Натиҷаҳои ташхиси эндоскопии сурхрӯда дар муҳлатҳои коркардашуда боиси арзёбии бештари воқеӣ ба зарурат, вақт ва басомади милзаний дар робита бо нишондиҳандаҳои зуҳуроти эндоскопии беморӣ мегардад.

Усули милзаний сурхрӯда бо сими роҳнамо ҳамчун ҷузъи табобати комплексии тангшавиҳои захмӣ дар кӯдакон боиси беҳтар шудани натиҷаҳои табобат мегардад. Коркарди равиши комплексии ташхис ва табобати тангшавиҳои захмии сурхрӯда натиҷаи табобатро беҳтар ва давомнокии онро кам мекунад.

Истифодаи милзаний бо истифода аз сими роҳнамо барои тангшавиҳои захмии сурхрӯда дар аксари мавридҳо төъдоди оризаҳо ва такрори бемориро дар муқоиса бо дигар усулҳои дилататсия дар кӯдакон коҳиш медиҳад.

## **Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳо.**

Натиҷаҳои тадқиқот, муқаррароти барои ҳимоя пешниҳодшуда ва тавсияҳои амалӣ ба муоинаи маводи кофии клиникӣ, истифодаи усулҳои муосир и ташхиси иттилоотӣ ва татбиқи усулҳои гуногуни дилататсия ҳангоми тангшавиҳои захмии сурхӯда дар кӯдакон асос ёфтаанд. Аз рӯи ин кори илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандай Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон мақолаҳои илмӣ ва фишурдаҳо ба нашр расонида шудаанд.

## **Мутобиқати рисола ба шиносномаи ихтисосҳои илмӣ**

Тадқиқот ба шиносномаи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 14.01.19 – Ҷарроҳии кӯдакона: зербанди 3.1. Этиология, патогенез, ташхис, табобат ва пешгирии бемориҳои модарзодӣ ва пайдошудаи қафаси сина дар кӯдакон (шуш, сурхӯда, плевраҳо, миёнадеворӣ, диафрагмаҳо). 3.3. Сӯхтагӣ ва сармоҳӯй дар кӯдакон - патогенез ва табобат. 3.8. Омодагии пеш аз ҷарроҳии кӯдакон ва идорақунии давраи пас аз ҷарроҳӣ мутобиқат менамояд.

## **Саҳми шаҳсии довталаб**

Саҳми шаҳсии довталаб аз инҳо иборат аст: иштироки бевосита дар ҳамаи марҳилаҳои тадқиқот, ҷамъоварии маводҳои илмӣ аз 121 нафар шаҳсони муоинакардашуда; иштирок дар таҳияи алгоритми ташхис (интиҳоби усулҳои субъективӣ ва объективии омӯзиши ҳолати функционалий); гузаронидани муоинаи умумии шаҳсони таҳқиқшуда; иштирок дар усулҳои иловагии тадқиқот; таҳияи тавсияҳо оид ба интиҳоби тактикаи муолиҷа барои кӯдакони гирифтори тангшавиҳои захмии сурхӯда.

## **Апробатсия ва татбиқи натиҷаҳои диссертатсия**

Муқаррароти асосии кори диссертационӣ дар анҷуманҳо, конгрессҳо ва конференсияҳои зерин пешниҳод карда шуданд:

- Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе. Конгресси 3-юми ҷарроҳони кӯдакона, аnestезиологҳо ва реаниматологҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Усулҳои муосир дар ҷарроҳии кӯдакона ва табобати интенсивӣ: дастовардҳо, мушкилот ва роҳҳои ҳалли онҳо” 2020;
- Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ш.Самарқанд. Конфронси байналмилалии илмию амалии «Масъалаҳои мубрами ҷарроҳии кӯдакона, травматология, педиатрия ва аnestезиология – реаниматсия» 28.05. 2021;
- Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш.Душанбе. Маводҳои конфронси илмӣ-амалӣ (69-умин) бо иштироки байналмилалӣ баҳшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (2019-2021); 17.11.21;
- Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш.Душанбе. XVII - конференсияи илмӣ-амалии олимони ҷавон ва донишҷӯён бо иштироки байналмилалии Муассисаи давлатии таълимии «ДДТТ ба номи ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино», «Масъалаҳои актуалии тадқиқотҳои илмии муосир»; 29.04.22;
- Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш.Душанбе. Маводҳои конфронси ҳарсолаи 11-уми илмӣ-амалӣ бо иштироки байналмилалӣ дар мавзӯи таълими тиббию иҷтимоӣ – самти нави рушди маориф, амалия ва илм (комёбихо, мушкилот ва рушди он) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 28-29. 10.22

- Чумхурии Тоҷикистон, ш.Душанбе. Ҷаласаи Ассотсиатсияи ҷарроҳони кӯдаконаи Чумхурии Тоҷикистон; 07.12. 2022;
- Чумхурии Тоҷикистон. ш. Душанбе. Симпозиуми байналхалқии «Мушкилоти мубрами онкология бо иштироки байналмилалӣ». Маҷмӯаи мақолаҳо. Душанбе. 28.04.23, с. 260-262.

Тавсияҳои амалии диссертатсия ба кори шуъбаҳои ҷарроҳии кӯдаконаи Муассисаи давлатии «Маркази миллии тиббии «Шифобаҳш» ва маҷмааи бисёрсоҳаи «Истиқлол»-и шаҳри Душанбе ҷорӣ карда шуда, ба барномаҳои таълимии донишҷӯёни Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» дохил карда шудаанд.

### **Интишорот оид ба мавзӯи диссертатсия**

Доир ба мавзӯи рисола 9 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризии аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон ва КОА-и назди Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия тавсияшуда, 4 мақола дар маводи конференсияҳо ва симпозиумҳои гуногун ба нашр расонида шудаанд. Маллиф соҳиби як таклифи навоварона мебошад (05.08.22, № 3475/P963).

### **Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия**

Кори илмӣ дар 137 саҳифаи матни компьютерӣ пешниҳод шуда, аз мундарича, рӯйхати ихтиораҳо ва аломатҳои шартӣ, муқаддима, тавсифи умумии кор, 5 боби асосӣ, хулосаҳо, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои тадқиқот, номгӯи манбаъҳои истифодашуда, интишорот оид ба мавзӯи рисола иборат мебошад. Кори диссертационӣ бо 47 – расм, 18 – ҷадвал оро дода шудааст. Рӯйхати адабиёт аз 145 сарчашма, аз ҷумла 69 асари муаллифони русзабон ва 76 муаллифи ҳориҷӣ иборат аст.

### **Мундаричаи таҳқиқот**

#### **Тавсифоти умумии мушоҳидаҳои клиникӣ**

Дар давраи аз соли 2014 то соли 2020. дар дармонгоҳи ҷарроҳии кӯдаконаи Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» дар заминаи шӯъбаи торакоабдоминалии Маркази миллии тиббии (ММТ) «Шифобаҳш»-и Чумхурии Тоҷикистон 494 нафар беморони гирифтори бемории ТЗС бо сабаби тасодуфан истифода бурданӣ маводи кимиёвӣ табобат карда шудаанд. Аксарияти бештари кӯдакон — 396 нафар (80,2 фоиз) дар рӯзи якуми баъди захмдоршавӣ ба беморхона қабул карда шуданд.

Аз рӯи таснифоти эндоскопии дараҷабандии осеби сӯхтагии сурхрӯда мувоғиқи С.Д. Терновский, тақсимоти беморон чунин буд: дар 242 (49%) кӯдак дараҷаи I-уми ОКС, дар 131 нафар (26,5%) кӯдакон дараҷаи II-и ОКС, дар 121 нафар (24,5%) бемор дараҷаи III-и ОКС муайян карда шуд.

Азбаски ТЗС асосан дар кӯдакони дараҷаи III-и ОКС рух медиҳад, барои омӯзиши ҳамаҷонибаи сабабҳои пайдоиши стриктураҳои захмҳо, интихоби дурусти беморон, инчунин ба даст овардани натиҷаҳои табобати онҳо бо усулҳои гуногуни милзаний, мо ин гурӯҳро ҳамчун объекти таҳқиқоти диссертационӣ интихоб кардем.

Дар байни 121 беморони гирифтори дарацаи III ОКС, 67 (55,4%) писарон ва 54 (44,6%) духтарон буданд. Синну соли күдакон аз 1 то 18 сола (синни миёна 6,4 сол) буд. Күдакони аз 1 то 3 сола бартарӣ доштанд – 78 (64,5%). Вобаста аз усули милзани ҳангоми ТЗС, беморон ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд: ба гурӯҳи назоратӣ 68 (56,2%) беморон дохил карда шуданд, ки дар онҳо васеъкунии сурхрӯда бо усули «кӯр-кӯрона» - 47 (38,8%), бо «ришта» - дар 21 (17,4%) күдак гузаронида шудааст. Дар гурӯҳи асосӣ, 53 (43,8%) беморон милзанини сурхрӯдаро бо истифода аз симироҳнамо (қад-қади симироҳнамо) анҷом доданд. Тақсимоти күдакон аз рӯи синну сол дар гурӯҳҳои тадқиқотӣ дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

**Ҷадвали 1. - Тақсимоти күдакони бо сӯхтагиҳои кимиёвии сурхрӯдаи дарацаи З аз рӯи синну сол дар гурӯҳҳои муқоисавӣ**

Синнусол	Гурӯҳ				p	Ҳамагӣ (n=121)		
	Назоратӣ (n=68)		Асосӣ (n=53)			абс.	%	
	абс.	%	абс.	%				
1-3	53	77,9	25	47,2	<0,001	78	64,5	
4-7	13	19,1	21	39,6	<0,05	34	28,0	
8-12	1	1,5	5	9,4	>0,05	6	5,0	
13-18	1	1,5	2	3,8	>0,05	3	2,5	
Ҷамъ	68	100,0	53	100,0		121	100,0	

Эзоҳ: р – аҳамияти омории фарқияти нишондодҳо байни гурӯҳҳо (мувофиқи меъёри  $\chi^2$ )

Натиҷаҳои таҳлили муқоисавӣ (Ҷадвали 2.3) дар гурӯҳҳои синнусолии аз 1-3 сола (р <0,001) ва аз 3-7 сола (р <0,05) тафовути ҷиддиро ошкор намуд. Дар гурӯҳҳои тадқиқотӣ 30% беморон дар давоми 3 соати гирифтани осеб ба беморхона бистарӣ шуданд ва 70 фоизи боқимондаи күдакон баъди 3 соат омадаанд.

Этиологияи пайдоиши ОКС, ки боиси рушди ТЗС гардид, дар ҷадвали 2.2 оварда шудааст. Ҳамин тарик, аз 121 нафар беморони гирифтори ТЗС дар 78 нафар (64,5%) сӯхтагии сурхрӯда аз сирко, дар 38 нафар (31,4%) аз маҳлули ишқорӣ, дар 3 нафар (2,5%) дар натиҷаи тасодуфанд фурӯбарии батареяи мудаввар ба вучуд омадааст (батареяи галвании автономӣ – манбаи диски даврашакли ҷараёни барқ), дар 2 (1,6%) – моддаи кимиёвии номаълум.

**Ҷадвали 2. – Омилҳои этиологии тангшавии заҳмии сурхрӯдаи күдакон дар гурӯҳҳои муқоисавӣ**

Номгӯи воситаҳо	Гурӯҳҳо			Ҳамагӣ (n=121)
	Назоратӣ (n=68)	Асосӣ (n=53)	p	

	абс.	%	абс.	%		абс.	%
Уксусная эссенция	52	76,5	26	49,0	<0,01	78	64,5
Щелочь	14	20,5	24	45,3	<0,01	38	31,4
Круглая батарейка*	1	1,5	2	3,8	>0,05	3	2,5
Неизвестный реагент	1	1,5	1	1,9	>0,05	2	1,7
Чамъ	68	100,0	53	100,0		121	100,0

**Эзоҳ: р – аҳамияти омории фарқияти нишондодҳои байни гурӯҳҳо (мувофиқи меъёри  $\chi^2$ ); \*Дар ин ҷо ва дар ҷадвали 2.4. батареяи мудаввар - батареяи галваник автономӣ - манбаи дискии даврашакли ҷараёни барқ.**

Яке аз ҷанбаҳои муҳим дар интихоби усули дилататсия ин муайян кардани дарозии тангшавии заҳмӣ мебошад, ки табобати минбаъда аз он вобаста аст. Вобаста ба дарозиашон тангшавиҳои заҳмӣ одатан ба се намуд тақсим мешаванд: кӯтоҳ (на бештар аз 1,5 см), найчагӣ (аз 1,5 то 4 см) ва дароз (зиёда аз 4 см). Ҳамин тарик, тибқи натиҷаҳои тадқиқоти мо, дар ҳарду гурӯҳ дар 47 (38,8%) беморон тангии кӯтоҳи сурхрӯда, дар 64 нафар (53%) шакли найчавӣ ва дар 10 (8,2%) нафар тангии васеъшудаи сурхрӯда муайян карда шудааст. Ҳамчунин дар рафти кор маълум гардид, ки структураҳои кӯтоҳи сурхрӯда аксаран дар натиҷаи маҳлули сирко ба амал омада, тангӣ ҳамеша дар сеяки болоии сурхрӯда ҷойгир аст. Маҳлулҳои ишқорӣ боиси структураҳои дарозтари заҳмӣ мешаванд, ки метавонанд дар қисмҳои миёна ва поёни узв ҷойгир шаванд.

Ҳангоми муоинаи эндоскопӣ ва рентгеноконтрастии беморон инчуни ҷойгиршавии майдони тангшавии узв ва андозаи он муайян карда шуд. Дар маҷмӯъ, танҳо 56 кӯдак дар қисми болоии узв, 28 нафар дар миёна, 23 нафар дар сеяки поёни сурхрӯда ва дар 12 кӯдак дар сеяки миёна ва поёни сурхрӯда структура мушоҳида шуд.

Дар алоқамандӣ ба табобати ТЗС, бояд диаметри минтақаи осебдидаи тангшуда ба назар гирифта шавад, ки интихоби усули васеъкунӣ бевосита аз он вобаста аст. Бо омухтани маълумотҳои эндоскопӣ ва рентгенологӣ мо диаметри қисми тангтарини структураро муайян кардем. Ҳамин тарик, дар 23 кӯдак диаметри тангшавии заҳмӣ то 2 мм, дар 56 кӯдак аз 2 то 5 мм ва дар 42 нафар аз 5 то 8 мм муайян карда шуд.

### **Зуҳуроти клиникии сӯхтагии кимиёвӣ ва ташхиси тангшавии заҳмии сурхрӯда дар кӯдакон**

Паҳнии зуҳуроти клиникии беморӣ, вазнинии сурхрӯдаи заардида, инкишифи минбаъдаи тангшавиҳои заҳмӣ ҳангоми сӯхтаи кимиёвӣ дар ҳама мушоҳидаҳо бо хусусиятҳои реагент, микдори моддаи қабулшуда, концентратсияи он, мувофиқат ва вақти тамос бо девори узв алоқаманд аст.

Кӯдакони гирифтори СКС ҳангоми қабул ба беморхона аз дард ҳангоми фурӯ бурдан, изтироб, гиперсаливатсия ва баланд шудани ҳарорати пасти бадан шикоят карданд. Дар як гурӯҳи кӯдакони бо сӯхтаҳои роҳҳои нафас аломатҳои нафасигирӣ ба мушоҳида мерасанд. Ҳангоми муоина дар кӯдакон

нишонаҳои сӯхтагии кимиёвӣ дар лабҳо, луобпардаи даҳон дар шакли заҳмҳо ва ҷамъшавии фибрин муайян карда шуданд. Ҳангоми муроҷиат ба беморхона қадами аввал дуруст арзёбӣ кардани вазнинии ҳолати бемор ва бистарӣ кардани онҳо дар шӯъбаи даҳлдор мебошад. Аз рӯи мушоҳидаҳои мо, 191 (36,7%) кӯдакони гирифтори СКС дар беморхона бо ҳолати вазнин ва 303 (61,3%) нафар беморон бо дараҷаи миёна қабул карда шуданд.

Тактикаи интихобшудаи табобат дар солҳои гуногун аз вазнинии осеби узвҳо дар кӯдакони гирифтори СКС вобаста буд. Аз сабаби мушкилии ташхиси тафриқавӣ то соли 2017 дар кӯдакони гирифтори дараҷаи II ва III-и СКС, дар рӯзҳои 8-10 пас аз ошкор шудани бофтаҳои гранулятсионӣ ва лавҳаҳои фибринозӣ, онҳо ба истифодаи милзании барвақтии пешгирикунанда бо истифода аз усули “кӯр-кӯрона” ё “аз паси ришта» баъди ба кор бурдани гастростомҳо рӯ оварджаанд. Аз ноябри соли 2017 тактикаи муолиҷаи беморони гирифтори СКС бо мақсади пешгирии рушди оризаҳои барвақӣ тағиیر дода шуда, милзаниҳои барвақтии профилактикӣ гузаронида намешаванд;

Ҳамин тариқ, беморон дар рӯзҳои 8-10 пас аз паст шудани раванди илтиҳобӣ ва беҳтар шудани вазъи умумии онҳо аз беморхона ҷавоб дода шуда, дар рӯзи 21-ум аз ташхиси ФЕГДС-и назоратии амбулаторӣ гузаронида шуданд. Пас аз 4-6 ҳафтаи ҷароҳат муоинаи такрорӣ гузаронида шуда, аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот беморони дараҷаи III-и сӯхтагии сурхрӯда ба таври қатъӣ интихоб карда шуданд. Дар сурати шикоят аз душвории фурӯбарӣ, ин беморон пеш аз мӯҳлат бистарӣ карда шуданд.

Зуҳуроти клиникии ТЗС дараҷаи моддаҳои сӯзонанда ва фосилаи вақтро аз лаҳзai қабули беморон муайян мекунад. Илова бар ин, ҳангоми муроҷиат ба беморхона анамнезро бодиқат ҷамъоварӣ мекунанд ва ҷанбаҳои зерин ба назар гирифта мешаванд: ғизо (саҳт ё моеъ); мавҷудияти ҳолатҳои нафаскашӣ ва сулфа ҳангоми фурӯ бурдан; барои пайдо шудани рефлексҳои қайкунӣ чӣ қадар вақт лозим аст? оё рафтани оби даҳон, оруғзани, бӯи бади даҳон ба мушоҳида мерасад; оё кӯдак бронхопневмония дорад? оё қад ва вазни бемор ба категорияи синнусоли зарурӣ мувоғиқ аст.

Ҳамин тариқ, 88 (72,7%) нафар кӯдакони гирифтори ТЗС ба беморхона асосан бо шикоятҳои мушкилии фурӯбарии ғизо ва синдроми қайкунӣ пас аз ҳӯрокҳӯрӣ муроҷиат кардаанд. Бемороне, ки муддати тӯлонӣ аз ин беморӣ азоб мекашиданд, эндотоксикозҳои дарозмуддат бо вайроншавии музмини ғизои дараҷаҳои гуногун доштанд.

Ҳангоми ТЗС, вақти пайдоиши тангшавиро ба назар гирифтани лозим аст ва аз ин рӯ, вақти қабули беморон аз лаҳзai гирифтани осеб то муроҷиат ба беморхона бояд ба назар гирифта шавад.

Тибқи мушоҳидаҳои мо, дар ҳарду гурӯҳ 93 (76,8%) кӯдакон дар муддати як моҳи гирифтани сӯхтагии кимиёвӣ, 12 нафар (21,5%) беморон дар фосилаи як то ду моҳ ва ду бемор фақат баъди ду моҳ дар беморхона бистарӣ шудаанд..

Ҳангоми бо ТЗС ба беморхона бистарӣ гаштани кӯдакон бояд вазнинии вазъият дуруст арзёбӣ карда шавад, зоро натиҷаҳои минбаъдаи муолиҷаи муваффақона аз он вобаста аст. Аҳволи беморон ҳангоми қабул ба беморхона қаноатбахш, миёна ва вазнин арзёбӣ гардид. Ҳамин тариқ, 64 нафар беморон дар ҳолати қаноатбахш, 43 нафар дар дараҷаи миёна ва 14 нафар дар ҳолати вазнин ба беморхона бистарӣ шуданд.

Дар беморони ҳолати қаноатбахш, ҳангоми истеъмоли ғизои моеъ душворӣ накашида, вайроншавии гузаронандагии сурхрӯда ҳангоми қабули ғизои саҳт ба қайд гирифта шуд; Кӯдакони ин гурӯҳ аз ҳамсолони худ қафо намонданд ва дар санчиши хуни умумӣ ва биохимиявиашон тағиরот ба мушоҳида нарасид.

Дар беморони дорои дараҷаи миёна, гипотрофия, ақибмонӣ дар рушди ҷисмонӣ дар муқоиса бо ҳамсолон, тағиরот дар санчишҳои умумӣ ва биохимиявии хун дар шакли камхунии нормохромӣ, лейкоситоз ва гипопротеинемия ба қайд гирифта шуданд.

Беморони бо дараҷаҳои вазнини беморӣ аз иштиҳои бад, обравии даҳон, қайкунии дарҳоли пас аз ҳӯрдани ҳӯроқ, бӯи бади даҳон шикоят доштанд. Аксар вақт дар ин гурӯҳи кӯдакон тасвири бронхопневмония ба назар мерасад; Зухуроти камғизоии шадиди музмин ба ин беморон ҳарakterнок буда, инчунин номутобиқатӣ дар маълумоти антропометрӣ ва тағиরоти амиқ дар нишондиҳандаҳои хун ба назар мерасид.

### **Арзёбии эндоскопӣ ва рентгенологии тангшавиҳои захмии сурхрӯда дар кӯдакон**

Дар ҳамаи 121 кӯдаки гирифтори ТЗС фиброзэндоскопияи сурхрӯда истифода шуд, ки дар ҳама ҳолатҳо диаметр ва дараҷаи минтақаи тангиро муайян кардан мумкин буд. Ҳангоми муюнаи аввалияи эндоскопӣ дар (60%) майдони тангшуда гузаранда буда, дарозии минтақаи осебидаро муайян кардан мумкин буд. Илова бар ин, дар беморони гирифтори ТЗС, диаметри минтақаҳои тангшуда бо истифода аз ташхиси эндоскопӣ барои интиҳоби андозаи мувоғиқ муайян карда шуданд. Дар 98 (81,0%) беморон ин усул дар динамикаи табобат дар бораи соҳтори тангшавӣ маълумоти дуруст дод ва дар 23 (19,0%) беморон (эндоскоп аз сабаби борик будани мавзеи тангшуда гузаранда набуд), ин усул иттилоотнок набуд, вале диаметри майдони тангшуда барои интиҳоби милзании мувоғиқ муайян карда шуд.

Ҳамаи беморони гирифтори ТЗС рентгенографияи сурхрӯдаро бо маводи контрастии сулфати барий гузарониданд.

Ҳамин тариқ, истифодаи якҷояи усулҳои тадқиқоти эндоскопӣ ва рентгенологӣ дар ташхиси ТЗС имкон дод, ки нишондиҳандаҳои зарурии тангшавиҳои захмӣ дақиқтар муайян карда шаванд ва ба ҳама саволҳои ба миёномада, ки барои интиҳоби усули милзаний ва табобат заруранд, ҷавоб пайдо карда шавад.

## **Натицаҳои табобати тангшавиҳои захмии сурхрӯда дар кӯдакон Оқибатҳои тахминии милзании сурхрӯда**

Аз шумораи умумии (78) нафар беморони гирифтори ТЗС пас аз сӯхтаи бо сирко, 52 (66,7%) нафар беморон аз гурӯҳи назоратӣ ва 26 (33,3%) аз гурӯҳи асосӣ буданд. Аз ин теъдод 28 нафар (35,8%) кӯдакон пас аз 1 моҳи осебёбӣ дар беморхона бистарӣ шудаанд.

Дар 4 (5,1%) кӯдакон дар вақти васеъшавии сурхрӯда сӯроҳшавӣ ба амал омад. Дар ду кӯдаке, ки сӯроҳии сурхрӯда доштанд, тангшавиҳои кӯтоҳ ва 2 нафари дигар (2,5%) тангшавиҳои дароз ба қайд гирифта шуд. Дар гурӯҳи назоратӣ сӯроҳшавии сурхрӯда дар 3 (3,8%) кӯдак ба амал омад: дар 2 (2,5%) ҳангоми милзании кӯр-кӯрона ва дар як нафар ҳангоми милзании паси ришта сӯроҳшавӣ ба назар расид.

Дар беморони гурӯҳи асосӣ сӯроҳшавии узв дар як ҳолат (1,3%) рух додааст. Ду бемор (як нафар аз ҳар гурӯҳ), ки оризаро аз сар гузаронидаанд, обияткашии (дренажи) холигоҳи плевраро гузарониданд ва ҳарду бо натиҷаи бомуваффақият табобат карда шуданд; Дар як кӯдаке, ки холигии плевр авиаш дренаж нашуда буд, сӯроҳии сурхрӯда ҳангоми милзании навбатии назоратшаванд бо истифода аз ришта ба амал омад. Азбаски сӯроҳшавии хурд дар сяеки болоии сурхча ҷойгир буд, кӯдак ба воситаи найҷаи меъда ғизо дода шуд. Натиҷаи мусбат ба даст омад.

Пас аз сӯхтаи бо маводи уксусӣ бо ташаккули тангшавиҳои дарозшудаи захмӣ, 21 (26,9%) беморон ҷарроҳӣ карда шуданд: лапаротомия, гастростомия аз рӯи усули Кадер бо риштаи назогастралӣ гузаронида шуд, ки натиҷаи хуб ба даст омад. Дар байни ин кӯдакон 18 нафар (23,0%) аз гурӯҳи назоратӣ ва 3 нафар (3,8%) аз гурӯҳи асосӣ буданд. Ду кӯдакро аз дигар муассисаҳои табобатӣ бо найҷаи гастростомия ба клиника оварданд, ки дар онҳо милзаний бо сими роҳнамо анҷом дода шуда натиҷаи хуб дод.

Дар байни кӯдакони гурӯҳи асосӣ, ки тангшавиҳои захмии пас аз сӯхтаи сирко инкишоф ёфта буданд, танҳо дар як ҳолат суроҳии узв дар сяеки болоии сурхрӯда мушоҳида шуд, ки добияткашии холигоҳи плевра ва ғизодиҳии найҷагиро талаб мекард. Натиҷаи табобат самаранок буд.

Умуман, натиҷаҳои муолиҷаи беморони ҳангоми милзаний бо сими роҳнамо дар кӯдакони гурӯҳи асосии бо ТЗС пас аз сӯхтаи сирко хуб буда, самаранокии он 98,7%ро ташкил дод.

Пас қабули ишқор дар 38 кӯдак (31,4%) ТЗС пайдо шуд. Аз ин теъдод 14 нафар (36,8%) беморон дар гурӯҳи назоратӣ ва 24 нафар (63,2%) дар гурӯҳи асосӣ буданд. Дар ҳарду гурӯҳ дар 6 (15,8%) беморон тангшавиҳои дарози захмии сурхрӯда мушоҳида карда шуданд. Дар 4 (10,5%) беморон дар гурӯҳи назоратӣ ва дар 2 (5,3%) дар гурӯҳи асосӣ (бемориҳо тангшавиҳои дарози захмӣ доштанд ва 1 моҳ пас аз санаи ҷароҳат ба беморхона омадаанд) ориса дар шакли сӯроҳшавии сурхрӯда ба вуҷуд омад. Дар байни кӯдакони гурӯҳи назоратӣ дар ҳама ҳолатҳо холигоҳи плевра дренаж карда, табобати мувоғиқ гузаронида шуд, ки натиҷаи ниҳоӣ мусбат буд. Дар кӯдакони гурӯҳи асосӣ дар як ҳолат холигоҳи плевра аз тарафи рост дренаж карда шуда, баъдан аз рӯи усули Кадер гастростома гузошта шуд, ки натиҷаи мусбати табобат ба қайд

гирифта шуд; Дар як мушоҳидаи дигар, кӯдак дар ғизодиҳии найчагӣ буд ва ӯ табобати комплексӣ гирифта, бо натиҷаи мусбӣ ҷавоб дода шуд. Аз истифодаи милзаниҳои ноқилий натиҷаи мусбат ба даст омад. Самаранокии милзаниҳои ноқилий ҳангоми ҷойгиркуни гастростомаҳо танҳо дар як мушоҳида дар кӯдакони гурӯҳи асосӣ мушоҳида шуд.

Дар байни кӯдакони гурӯҳи асосии беморон ташаккули ТЗС пас аз сӯхтани ишқорӣ милзаний бо сими роҳнамо дар 58,3% ҳолатҳо самаранок буд. Ҳангоми бесамар будани васеъкунӣ, ба волидайн тавсия дода шуд, ки ҷарроҳии пластикӣ реконструктивӣ сурхрударо гузаронанд, аммо онҳо даҳолати ҷарроҳиро рад карданд ва аз ин рӯ сеансҳои милзаний идома дода шуданд. Ду бемор дар беморхонаҳои хориҷӣ ҷарроҳӣ карда шуданд.

Дар З мушоҳидаи дигар, ТЗС пас тасодуфанд фурӯ бурдани батареяҳо ба вучуд омадаанд, ки дар он як кӯдак пас аз татбиқи гастростома милзани паси риштагӣ ва ду кӯдаки дигар милзаний бо сими роҳнаморо гузаштанд. Дар кӯдаки гурӯҳи назоратӣ пас аз сеанси навбатии милзаний бо ришта, сӯроҳи сурхрӯда ба амал омад, холигоҳи плевраи тарафи рост дренаж карда шуд, ки натиҷаи он мусбат буд. Баъдан, кӯдак табобати ҳамаҷониба гирифт, ки ба барқароршавии бемор мусоидат кард.

Аз шумораи умумии беморони гирифтори ТЗС, ду кӯдак аз реагенти номаълум бо пайдоиши тангшавиҳои захмии узв осеб бардошта буданд. Ба кӯдакон милзаний бо ришта ва бо сими роҳнамо гузаронида шуд. Дар як кӯдак натиҷаи мусоид ба даст омад, дар ҳоле ки дар кӯдаки дуюм аз сабаби дарозии тангӣ натиҷаи ба дастомада гайриқаноатбахш буд. Милзани бо ришта пешниҳод шуд, аммо ин пешниҳод аз ҷониби волидон пазируфта нашуд.

Дар рафти кори худ мо алгоритми таҳқиқоти комплексӣ ва интиҳоби усули ислоҳи ТЗС-ро дар бачагон тартиб додем (расми 1).

Натиҷаҳои тадқиқоти илмии худро ҷамъбаст карда, мо чунин мешуморем, ки дастоварди мо бо такмили тафриқаи ташхиси дараҷаҳои II ва III-и СКС бо усули эндоскопӣ алокаманд аст. Инчунин, аз милзании пешгирикунандаи барвақтӣ даст кашида шуд ва дар табобати ТЗС аз милзаний бо сими роҳнамо, ки бехатартарин ва муассиртарин аст, истифода бурда шуд.

Меъёри самараи табобатӣ ҳангоми васеъшавии сурхрӯда дар ҳарду гурӯҳ ин васеъшавии доимии равзанаи он то 10-12 мм ё бештар аз он буд, ки имкон медиҳад эндоскоп аз минтақаи саҳтшуда озод гузарад ва инчунин, маводи контрастӣ ба воситаи сурхрӯда ҳангоми рентгенографияи узв озод гузарад.

Натиҷаҳои табобати кӯдакон вобаста ба интиҳоби усулҳои милзаний дар ду гурӯҳи таҳқиқотӣ омӯхта шуданд, ки нишондиҳандаҳои мухтасари онҳо дар ҷадвали 3 оварда шудааст.

### Ҷадвали 3. – Нишондиҳандаҳои мухтасар дар гурӯҳҳои таҳқиқотӣ

Параметроҳои муқоиса	Гурӯҳҳо	
	Назоратӣ, n=68	Асосӣ, n= 53
Усулҳои милзаний		

	Кӯр-кӯрона	Бо ришта	Бо сими роҳнамо
Сӯроҳшавии кӯррӯда	-	2	1
Чарроҳии тарминӣ	-	1	
Самаранокии милзаний	-	-	-
Гузоштани гастростомҳо	-	-	-
Давомнокии дар беморхона будан			

Натиҷаҳои ба дастомадаро таҳлил намуда, метавон гуфт, ки дар гурӯҳи асосӣ нисбат ба қӯдакони гурӯҳи назоратӣ ҳодисаҳои сӯроҳшавии сурхрӯда ҳангоми васеъшавии узв камтар ба назар мерасанд. Инчунин бояд қайд кард, ки даҳолати чарроҳӣ (гузоштани гастростомаҳо) дар байни қӯдакони гурӯҳи асосӣ танҳо дар як бемор (қӯдаки гирифтори тангшавии дарози заҳмӣ) гузаронида шудааст. Ин аз он сабаб аст, ки усули милзаний сурхрӯда бо сими роҳнамо самаранок буд ва ба имкон дод, ки тангиҳои рушдёбанда муваффақона васеъ карда шаванд.

### Милзаний сурхрӯда

Дар қӯдакони гурӯҳи асосӣ милзаний сурхрӯда бо сими роҳнамо бо ёрии милҳои силиконии доҳилашон кушодаи фирмаи «Wilson Medical Cook, (США)» анҷом дода шуд, ки дар он нӯги сим аз пружа иборат аст, ки атравматикӣ мебошад. Андозаҳои зерини милзаниҳои ноқилий истифода шуданд: 15 Fr, 19 Fr, 21 Fr, 27 Fr, 29 Fr, 33 Fr, 38 Fr, 42 Fr, 45 Fr, 48 Fr аз руи шкалаи Шарийер (Charrière)\*. Диаметри милзаниҳои силиконӣ аз 2,0 то 15,0 мм ва дарозии онҳо 70 см буд.

Дар қадами аввал сими ноқилий тавассути сурхрӯда ба равзанаи меъда ворид карда мешавад. Аксар вақт, ҳангоми воридкунии сим ба холигии узв нӯги он ба ларзиши намоён дар минтақаи эпигастрӣ оварда мерасонад. Дар қадами дуюм, ба воситаи сим милзаний гузаронида мешавад ва оҳиста ба меъда равона карда мешавад. Пас аз анҷом додани амалҳо, милзаний ба воситаи сим ба қафо кашида мешавад ва ҷойгиршавии он дар холигоҳи меъда бодиқкат назорат карда мешавад. Ин усули васеъкуниӣ дар давоми 2-3 маротибаи аввал таҳти оромбахшии умумии беморон, дар ҳуҷраи эндоскопии шӯъба гузаронида мешавад.

Сеансҳои минбаъдаи милзаний бе аnestезияи умумӣ гузаронида шуда, бо назардошти меъёри синну сол беморон тавассути қабули 0,1% атропин ва 5% трамадол ба чарроҳӣ омода карда шуданд. Дар беморхона сеансҳои милзаний бо сими роҳнамо ду маротиба дар фосилаи 3 рӯз дар тӯли ду ҳафта гузаронида шуданд. Пас аз ҷавоб шудан, беморони гирифтори ТЗС ба васеъкунии амбулатории узв интиқол дода шуданд, ки барои ҳамаи беморони гирифтори дараҷаи 3-и СКС пешбинӣ шудааст. Милзаний дар аввал дар як ҳафта як маротиба, сипас дар ду ҳафта як маротиба давоми 3 моҳ ва сипас дар ҳар 3 ҳафта як маротиба то пурра бартараф шудани тангшавии заҳмӣ идома дода шуд. Ин беморон ҳар 2 моҳ пас аз фиброзофагогастродуоденоскопияи (ФЭГДС)-и назоратӣ гузаронида мешаванд.

Пеш аз сеансҳои милзаний волидон аз хусуси эҳтимолияти пайдоиши сурхии сурхрӯда бо истифода аз усулҳои гуногуни васеъкунӣ огоҳ карда шуданд ва аз ин рӯ онҳо оид ба оризаҳои эҳтимолӣ "ризоияти огоҳона" имзо карданд. Ва танҳо пас аз ризоияти волидон амалҳои дар боло зикршуда анҷом дода шуданд. Дар ин саволнома нуктаҳои зерин қайд карда шудаанд: самаранокии милзаний аз рӯи маълумотҳои муаллифони гуногун, усулҳои васеъкунӣ, инчунин камбудиҳо ва эҳтимолияти пайдоиши оризаҳо.

Дағалона вайрон карда шудани масоҳати узв на ҳамеша имкон медиҳад, ки симироҳнамо аз сурхии заардида гузаронида шавад. Дар ин ҳолат, як фиброзэндоскоп тавассути холигоҳи сурхрӯда истифода бурда шуд, ки дар ин маврид симироҳнамо ба холигоҳи меъда кашида мешавад, то сеанси самарабахши милзаний ба даст ояд. Мо бо истифода аз ин усул таклифи навоваронаи «Усули ба воситаи фиброзэндоскопия гузаштани симҳои роҳнамо»-ро кор карда баромадем.

Усул ба таври зерин амалий карда мешавад: марҳилаи аввал фиброзофагоскопия буд ва дар зери дастгирии он симироҳнамо тавассути сурхрӯда ба холигоҳи меъда тела дода шуд. Сипас, дар марҳилаи дуюм тавассути сим милзаний гузаронида, оҳиста-оҳиста он ба меъда равона карда мешавад. Дар 2-3 ҳолат, мо ин усулро дар зери бехушкунии умумӣ дар ҳучраи эндоскопӣ амалий кардем, сеансҳои минбаъдаи милзаний бидуни бехушкунии умумӣ гузаронида шуданд. Усули пешниҳодшуда дар 18 (14,8%) bemoroni гирифтори тангшавии захмии сурхрӯда дар кӯдакон дар шӯъбай ҷарроҳии торакоабдоминалии кӯдакона истифода шуд, ки дар он ҷо сеансҳои милзаний хуб гузаштанд. Дар ҳолатҳое, ки ин усулро иҷро кардан ғайриимкон буд, ба иҷрои гастростомия аз рӯи усули Кадер рӯ оварда шуд ва пас аз он милзаний "бо ришта" анҷом дода шуд.

Барои кӯдакони гурӯҳи назоратӣ милзаний сурхрӯда бо истифода аз милаҳои конусии стандартии ГОСТ 25-1961,088-88 (ш. Қазон) андозаҳои аз № 15 Fr то № 40 Fr аз рӯи ҷадвали Шарйер бо истифода аз усули "кӯр-кӯрона" ё усули бо "ришта" пас аз татбиқи гастростомия гузаронида шуд. Пеш аз сессияи навбатии милзаний бо назардошти диаметр ва дарозии маҳали тангшуда дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти эндоскопӣ ва рентгенӣ, милаи зарурӣ интиҳоб карда шуд.

Меъёри самараи ноилшудаи табобатӣ ҳангоми васеъкунии сурхрӯда дар ҳарду гурӯҳ ин васеъкунии доимии холигоҳи он то 12 мм ва бештар аз он буд, ки имкон медиҳад эндоскоп аз минтақаи тангӣ озодона гузарад ва инчунин гузариши озоди маводи контрастӣ ба воситаи сурхрӯда ҳангоми рентгеографияи узв таъмин када шавад.

Фиброзофагоскопия дар шароитҳои амбулаторӣ  
дар 4-6 ҳафтаи пас аз оғози беморӣ

Эндоскопия III-юм дараҷаи СКС

ТЗС- бистариқунонӣ дар муассисаи маҳсуси тиббӣ

Гузаронидани эзофагографии дар ду биниш

Милзании сурхӯда бо сими роҳнамо дар давоми як сол

Фиброзофагоскопияи назоратӣ ва  
эзофагография ҳар ду моҳ пас

Натиҷаи мусбӣ – шикоят нест,  
гузариши озодонаи фиброзендоскоп  
ва набудани қафомонии контраст

Натиҷаи ғайриқаноатбахш - дисфагия,  
нагузарадагии фиброзендоскоп,  
манъшавии маводи контрастӣ ва  
дарози аз 4 см зиёди тангӣ

Гузаронидани ҷарроҳии тармимӣ-  
таҷдидӣ  
(коло ё гастроэзофагопластика)

### **Расми 1. Алгоритми таҳқиқоти комплексӣ ва интиҳоби усули ислоҳи тангшавии заҳмӣ дар кӯдакон**

#### **АРЗЁБИИ СИФАТИИ УСУЛҲОИ ГУНОГУНИ ВА СЕЪКУНИЙ ҲАНГОМИ ТАНГШАВИИ ЗАҲМИИ СУРХРӯДА ДАР КӮДАКОН ДАР МАРҲИЛАИ ДАРОЗМУДДАТ**

Барои омӯзиши самаранокии усулҳои милзаний аз 121 нафар кӯдакони  
гирифтори ТЗС омӯзиши натиҷаҳои дарозмуддати 82 (67,7%) нафар  
беморонро гузаронида шуд. Дар байни онҳо 47 (57,3%) писарон, 35 нафар  
(42,7%) дуҳтарон буданд.

Аз 82 беморони ҳарду гурӯх, давраи муолиҷаи дарозмуддати пас аз милзани сурхрӯда ташкил дод: то 6 моҳ – 26 (31,7%) бемор; аз 6 моҳ то 2 сол – 28 (34,2%) ва аз 2 то 4 сол пас аз васеъкунӣ – 28 (34,2%) бемор.

Дар робита ба усули милзани сурхрӯда беморон ба ду гурӯхи тадқиқотӣ тақсим карда шуданд: гурӯхи асосӣ, ки 46 (56,1%) беморон ва гурӯхи назоратӣ, ки 36 (43,9%) нафарро дар бар мегирифтанд. Дилататсия барои беморони гурӯхи назоратӣ (n=36) "кӯр-кӯрона" ё "бо ришта" анҷом дода шуд. Милзани дар беморони гурӯхи асосӣ (n=46) - 46 (56%) нафарро ташкил дода бо усули сими роҳнамо гузаронида шуд. Ҳарду гурӯхи кӯдакон аз рӯи ҷинс, синну сол ва табииати патологияи асосӣ муқоисашаванда буданд.

Бартарии усулҳои милзани дар беморони гирифтори ТЗС дар асоси омӯзиши натиҷаҳои дарозмуддат ҳангоми бистарии нақшавӣ будан бо беморони дар шароити амбулаторӣ табобатгирифта муқоиса карда шуд. Иловава бар ин, мо сифати зиндагии беморонро дар давраи мушоҳидаи дарозмуддат, пас аз усулҳои гуногуни милзани таҳлил кардем.

Меъёрҳои арзёбии самаранокии дилататсия дар муддати тӯлонӣ натиҷаҳои ташхиси клиникӣ, эндоскопӣ ва рентгенологии сурхрӯда буданд. Дараҷаи дисфагия бо истифода аз ҷадвали Bown (1987) баҳо дода шуд, ки чунин аст: 0- хол – фурӯбарии муқаррарӣ; 1- хол - мушкилоти даврагӣ ҳангоми гузаштани ғизои саҳт; 2 - хол – истеъмоли ғизои ниммоё; 3 - хол – истеъмоли танҳо ғизои моеъ; 4 -хол – фурӯ бурда натавонистани оби даҳон.  
0 - хол – фурӯбарии муқаррарӣ;

Вобаста аз холҳои гирифташуда, сифати зиндагии кӯдакони гирифтори ТЗС дар давраи мушоҳидаҳои дарозмуддат арзёбӣ карда шуд.

Тағйироти соҳторӣ дар деворҳои сурхрӯда, инчунин пайдоиши ГЭРБ дар муддати тӯлонӣ пас аз милзани тавассути ФЭГДС ва рентгенографияи сурхрӯда бо маводи контрастӣ (маҳлули сулфати барий 5%) муайян карда шуд.

### **Муоинаи клиникии кӯдакон дар гурӯҳҳои омӯзиши**

Таҳлили натиҷаҳои муоинаи клиникии кӯдакон дар гурӯхи назоратӣ дар 4 нафар (4,8%) беморон вайроншавии фурӯбарӣ ҳангоми тановул (ҳангоми фурӯбарии ҳӯроки саҳт), дар 4 (4,8%) кӯдакон дарди қисмати эпигастроиро ошкор намуд. Шикоятҳо асосан дар беморони гирифтори тангшавиҳои дарози захмии сурхрӯда ба қайд гирифта шуданд. Бояд гуфт, ки дарди минтақаи эпигастрӣ асосан дар кӯдаконе мушоҳида мешуд, ки қаблан ба онҳо найҷаи гастростомия гузашта шуда буд. Дар 6 (7,3%) беморони сӯроҳии сурхрӯда, ки дар онҳо холигоҳи плевра дренаж карда шудааст, шикоят аз дарди минтақаи қафаси сина хос буд. Ва дар 12 (14,6) кӯдак ҳангоми аускултатсия нафаскашии заифшуда мушоҳида гардид.

Нишондиҳандаҳои муоинаи умумии клиникии қӯдакони гурӯҳи асосӣ муайян карданд, ки дар ҳеч яке аз мушоҳидаҳо беморон ҳангоми ҳӯрдани ҳӯроқ, сарфи назар аз мутобиқати он, ягон шикоят надоштанд. Танҳо 2 нафар (2,4%) беморон пас аз дренажи холигоҳи плевра бар асари сӯрохии сурхрӯда аз дарди ночиз дар минтақаи қафаси сина шикоят карда, ҳангоми аусқултатсия нафаскашии саҳт дар нимаи рости қафаси сина шунуда шуд. Дар беморони гурӯҳи назоратӣ (n=36), шикоятҳо ҳангоми фурӯбарӣ ва дарди қафаси сина нисбат ба беморони гурӯҳи асосӣ 4 - 6 маротиба бештар ба қайд гирифта шуданд.

### **Муоинаи фиброзофагогастродуоденоскопия дар гурӯҳҳои муқоисавӣ**

Дар муддати тӯлонӣ ҳама қӯдакон ба таври мушоҳида бо мақсади ошкор намудани ҳолат ва масоҳати пардаи луобпарда, тағйироти илтиҳобӣ, заҳмҳо ва эрозияҳо аз муоинаи эндоскопии узв гузаронида шуданд. Муқаммалии функционалии мавзеи тангшавии пештара, дараҷаи барқароршавии он, инчунин росткунии узв ҳангоми инсуфлятсия ҳаматарафа таҳқиқ карда шуд.

Дар вакти иҷрои амалҳо ба вайроншавии ҳаракати сурхрӯда, саҳтии узв дар маҳали пешинаи тангшуда ва дароз шудани ин майдон ҳангоми инсуфлятсия диққат дода шуд. Майдони гузариши сурхрӯдаю меъда низ муоина карда шуд. Ҳарактери қатшавӣ ва баста шудани мушаки дил таҳлил карда, аломатҳои бавоситаи чурраи сӯрохии сурхрӯдагии диафрагмаҳо ва ГЭРБ омухта шуданд.

Фиброзофагогастродуоденоскопия такроран дар шӯъбаи эндоскопӣ дар меъдаи холӣ бо истифода аз усулҳои стандартӣ бо истифода аз бехушкуни маҳаллӣ гузаронида шуд. Таҳқиқот нишон дод, ки дар ҳамаи беморони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ, ки натиҷаҳои хуб ва қаноатбахши табобат доранд, найҷаи эндоскопӣ қобили қабул аст. Дар ин ҳолат луобпардаи узв шакли муқаррарӣ дошт, маҳали тангшуда ҳамвор карда шуд.

Дар бемороне, ки пас аз сеансҳои васеъкунӣ натиҷаҳои ғайриқаноатбахш доштанд, найҷаи эндоскопии диаметрашон ба синну сол мувоғиқ гузаранда набуд ва ё бо душворӣ гузаранда буд.

### **Омӯзиши рентгеноскопия ва таҳқиқоти рентгеноконтрастии сурхрӯда дар гурӯҳҳои муқоисавӣ дар давраи дарозмуддат**

Бо мақсади муайян кардани мавҷудият ё набудани сояи сурхрӯда, ҷойгиришавии сатҳи қафаси синагии диафрагма, иштироки он дар амали нафаскаши, омӯхтани шакл ва андозаи ҳубоби газии меъда, дараҷаи возехияти кунҷи Хис, флюорографияи қафаси сина ва холигоҳи шикам дар ҳолати амудӣ гузаронида шуд.

Гузаронидани рентгенографияи сурхрӯда дар қӯдакони гирифтори ТЗС дар муддати тӯлонӣ ба омӯзиши тағйироти соҳтории бофтаи сурхрӯда, рельефи пардаи луобпарда, муайян кардани мавҷудият ё набудани тангии узв, диаметри он мусоидат кард. Барои маълум кардани ГЭРБ ва дараҷаи он, тести

обӣ-сифонӣ истифода шуд. Муоинаи рентгении контрастии сурхрӯда дар ду биниш бо истифода аз маҳлули 5%-аи сулфати барий гузаронида шуд.

### **Омӯзиши сифати ҳаёти беморон дар гурӯҳҳои муқоисавӣ**

Барои муайян кардани сифати зиндагии беморон, пурсиши беморон дар ҳарду гурӯҳ гузаронида шуд. Натиҷаи пурсиши дарозмуддат нишон дод, ки қӯдакони гурӯҳи асосӣ назар ба қӯдакони гурӯҳи назоратӣ камтар дисфагия доранд. Ғайр аз ин, бо назардошти синну соли қӯдакон чавобҳои худи беморон ва маҳсусан, чавобҳои волидайнин онҳоро барои муайян кардани вазъияти умумии равонӣ ва иҷтимоӣ воқеӣ хисобидан мумкин нест. Барои муайян кардани сифати зиндагӣ, ҳолати умумии қӯдак, маълумоти ҷисмонӣ ва имкони дастрасӣ ба ғизои мувоғиқро ба назар гирифтан лозим аст. Дар робита ба ин, барои баҳодиҳии пурратар мо саволномаеро таҳия кардем, ки дорои саволҳои дорои чавобҳои равшан мебошанд.

Саволномаҳоро волидони қӯдакони ноболиг ва ба таври мустақилона қӯдакони аз 14-сола боло пур карданд. Аз 82 нафари шумораи умумии беморон, 58 (70,7%) нафар қӯдакон дар пурсиш дар давраи дарозмуддат иштирок карданд. Ҳамзамон, 23 (39,7%) нафар қӯдакон ТЗС-и баъди истеъмоли ишқор, 35 нафар (60,3%) ТЗС-и баъди истеъмоли сирко доштанд. Аз давраии муолиҷаи ибтидой синну соли беморон аз 4 то 12 сола буд. Аз лаҳзаи муолиҷаи аввал то санчиши ҳозира, аз 1 то 6 сол гузашт. Аз 58 нафар пурсидашудагон 42 нафар (72,4%) худро солим ҳис мекарданд, 14 нафар (24,1%) вазъи саломатии худро қаноатбахш ва 2 нафар (3,5%) қӯдак ғайриқаноатбахш арзёбӣ карданд.

Ҳамаи бемороне, ки дар ҷараёни омӯзиши мо пурсида шуданд, тавонистанд мустақилона ҳӯрок ҳӯранд. Дар 42 (72,4%) пурсидашудагон, амали фурӯбарӣ аслан вайрон нашудааст; дар баробари ин 16 пурсидашуда (27,6%) ҳангоми гузариши ғизо дар қафаси сина, аз ҷумла 8 нафари онҳо (13,8%) пас аз ТЗС-и ишқорӣ дар минтақаи дароз дардҳоилаҳзагиро ҳис мекарданд, ки дар онҳо якчанд бор васеъкуни узв зери беҳискуни умумӣ анҷом дода шуд.

Дар асоси маълумоти антропометрӣ, мо дарёфтем, ки аксарияти қӯдакон пас аз ТЗС қадпастӣ ва вазни нокифоя доранд. Ҳамин тарик, параметрои афзоиш дар 38 қӯдак (65,5%) ба ҳисоби миёна мувоғиқат карда, дар 34,5% ҳолатҳо инкишофи ҷисмонӣ аз сатҳи миёна паст буд.

Ҳангоми кор тарики пурсиш мо ба назар гирифтем, ки қӯдакони синфҳои ибтидой ва синни томактабӣ бо шарҳи саволҳо, интиҳоби вариант ва шарҳу тавзеҳи ҷавоб душвориҳои муайян доранд. Бо дарназардошти ин, мо қӯшиши мекардем, ки бо саволномаи худ супоришро барои мусоҳибон то ҳадди имкон содда гардонем ва инчунин аксар вақт барои баланд бардоштани эътимоднокӣ ва воқеияти натиҷаҳо аз иштироки волидайн истифода кардем. Зимнан, зикр гардид, ки пас аз васеъшавии сурхрӯда танҳо 46 нафар (79,3%) қӯдакон худро аз зиндагии

худ хушбаҳт ва қаноатманд медонанд. 12 (20,7%) пурсидашудагон волидони худро аз ҷиҳати эмотсионалӣ ноустувор ва асабонӣ медонанд.

Ҳамин тарик, аз рӯи натиҷаҳои пурсиши мо, шикоятҳо дар муддати тӯлонӣ асосан дар беморони гирифтори ТЗС-и пас аз истеъмоли ишқорӣ буданд. Беморони гирифтори ТЗС пас аз эссентсияи сирко қариб ҳеч шикоят надоштанд.

Боби номбурдаро ҷамъбаст карда истода, бояд гуфт, ки ҳангоми арзёбии самаранокии клиникии табобат дар давраи тӯлонӣ, ҳангоми аз хӯрокхӯрӣ шикоят надоштани bemor, инчунин ҳангоми аз узв озод гузаштани фиброндоскоп натиҷаҳо хуб ҳисобида шуданд. Ҳангоми эзофагография манъшавии моддаи контрастӣ ба қайд гирифта нашуда, деформатсияи деворҳои узвҳо ошкор нагардид.

Мавҷудияти шикоятҳои кӯдакон дар бораи дисфагия ҳангоми истеъмоли ғизои саҳт, бо душворӣ гузаштани фиброндоскоп аз узв ва каме манъшавии маводи контрастӣ ҳангоми муоинаи сурхрӯда натиҷаи қаноатбахш ҳисобида шуд.

Ҳангоми шикоят аз дисфагия, новобаста аз хусусияти ғизо, дар тӯли як сол ва бештар аз он пас аз васеъкуни узв, монеъ шудани гузариши фиброндоскоп тавассути қисмати танги сурхрӯда ва манъшавии моддаи контрастӣ дар минтақаи нави рестенозии пайдошуда натиҷаи ғайриқаноатбахш ҳисоб карда шуд.

### **Ҷадвали 3. - Натиҷаҳои дарозмуддати табобат дар гурӯҳҳои тадқиқотӣ**

<b>Натиҷаҳои дарозмуддат</b>	<b>Гурӯҳи асосӣ, дар %</b>	<b>Гурӯҳи назоратӣ, дар %</b>
Хуб	74	61,1
Қаноатбахш	21,7	22,2
Ғайриқаноатбахш	4,3	16,7

Ҳамин тавр, омӯзиши натиҷаҳои дарозмуддати муолиҷаи тангшавиҳои захмии сурхрӯда дар кӯдакони гурӯҳи назоратӣ нишон дод, ки дар 61,1 фоиз натиҷаҳои хуб, дар 22,2 фоиз қаноатбахш, дар 16,7 фоиз ғайриқаноатбахш ба даст оварда шудаанд. Дар баробари ин дар кӯдакони гурӯҳи асосӣ дар 74 фоиз натиҷаҳои хуб, дар 21,7 фоиз қаноатбахш, дар 4,3 фоизи мушодидаҳо натиҷаҳои ғайриқаноатбахш ба даст оварда шудаанд.

### **Хулосаҳо**

1. Зуҳуроти клиникӣ ва дараҷаи ташаккули тангшавиҳои захмии сурхрӯда аз хусусиятҳои моддаи таҳочумӣ, вақти амали он, инчунин аз майдони сатҳи захм вобаста аст. [1-А, 5-А]

2. Ҳангоми сӯхтагии кимиёвии сурхрӯдаи дараҷаи дуюм, тасвири эндоскопӣ дар динамикаи табобат бо осеб дидани ҳам қабатҳои луобӣ ва ҳам зери луобпарда, тағйиротҳои некротикӣ дар эпителияи бо қабати тунуки фиброзӣ ва эпителизатсия дар ҳафтаҳои 3- 4-ум характернок мебошад. [2-А, 4-А]

3. Хусусиятҳои эндоскопии сӯхтагии дараҷаи III дар марҳилаҳои муолиҷа дар пайдо шудани қабатҳои хокистарранги фибринозӣ, ноҳамвор, дар девори узв, бофтаҳои бо душворӣ ҷудошавандай хунрав ҳангоми соқиткунии онҳо ифода ёфтааст. [7-А, 8-А]

4. Барои тангшавиҳои захмии сурхрӯдаи баъи сӯхтан аз сирко дар кӯдакони гурӯҳи асосӣ милзаний дар қад-қади сими роҳнамо сарфи назар аз дарозӣ дар 98,7% беморон натиҷаи хуб дод. Ғайр аз он, пас аз сӯхтани ишқорӣ, самаранокии милзаний бо истифода аз сими роҳнамо 58,3% буд, ки асосан бо тангшавиҳои дарозшудаи захмӣ алоқаманд аст. [3-А, 6-А]

5. Истифодай милзаний бо сими роҳнамо дар кӯдакон барои тангшавиҳои захмии сурхрӯда усули бехавфтарињ ва самараноке аст, ки метавонад басомади оризаҳоро коҳиш диҳад, натиҷаи мусоид ба даст орад ва сифати ҳаёти беморонро беҳтар намояд. [2-А, 9-А]

### **Тавсияҳои амалий**

1. Барои пешгирии сӯроҳшавии узв дар кӯдакони гирифтори тангшавиҳои захмии сурхрӯда, набояд милзании пешгирикунандай барвақтӣ гузаронида дода шавад.
2. Барои он ки ба саломатии кӯдак зарар нарасад ва бутунии узв дар давраи аввали беморӣ нигоҳ дошта шавад, пурра анҷом ёфтани тамоми марҳилаҳои сӯхтаро интизор шудан лозим аст.
3. Барои такмил додани муоина меъёрҳои эндоскопии ташхиси тафриқавӣ заруранд, зоро ҳангоми ташхиси дуруст беморони сӯхтагии дараҷаи дуюм ба милзаниҳои нолозим эҳтиёҷ пайдо намекунанд.
4. Истифодай комплексии усулҳои тадқиқоти эндоскопӣ ва рентгенологӣ дар бораи дараҷаи тангшавиҳои захмии сурхрӯдаи кӯдакон тасвири дақиқтар медиҳад, ки ин бароигузаронидани муолиҷаи самарабахш имкон фароҳам меорад.
5. Барои тангшавиҳои захмии сурхрӯда дар кӯдакон истифода бурдани милзаний бо сими роҳнамо дар муқоиса бо дигар усулҳои васеъкунӣ метавонад басомади оризаҳо ва тақрорёбии бемориро коҳиш диҳад.
6. Усули милзаний бо сими роҳнамо дар аксари мавридиҳо ба зарурати даҳолати иловагии ҷарроҳӣ (гузоштани найҷаи гастростомия бо риштаи назогастралӣ барои милзаний) оварда намерасонад ва зарурати милзании пешгирикунандай барвақтиро пешгирӣ мекунад.
7. Табобати бесамар бо усули милзаний дар давоми як сол, инчунин дараҷаи зиёда аз 6 см-и тангшавии захмии сурхрӯда нишонаи бевосита барои ҷарроҳии пластикии узв мебошад.

### **Рӯйхати интишороти нашршуда оид ба мавзӯи диссертатсия:**

[1-М] Юсупов Б.Х. Диагностика и лечение рубцового стеноза пищевода у детей. [Текст] /А.М. Шарипов., X.А. Шамсзода., Юсупов Б.Х. //Здравоохранение Таджикистана. - 2020. - № 4 - С. 72-75.

[2-М] Юсупов Б.Х. Лечение детей с последствиями химическими ожогами пищевода у детей. [Текст] /А.М. Шарипов., X.А. Шамсзода,

Р.А. Рахматова, Юсупов Б.Х, Ю.Т. Додочонов, А.А. Сайфуллоев, У.Л. Умаров. //Российский вестник детской хирургии анестезиологии и реаниматологии. - 2020. - Том 10. - №2 - С. 217-226.

[3-М] Юсупов Б.Х. Выбор методов лечения рубцового стеноза пищевода у детей. [Текст] / А.М. Шарипов, Х.А. Шамсзода., А.А. Юсупов Б.Х. Баротов, Ю.Т. Додочонов. //Детская хирургия. – 2021. - Том 25. - № S1 - С. 82.

[4-М] Юсупов Б.Х. Сравнительная характеристика методов бужирования при рубцовых стенозах пищевода у детей [Текст] /А.М. Шарипов, Б.Х. Юсупов, Р.А. Рахматова, С.А. Мазабшоев, Ю.Т. Додочонов//Детская хирургия.- 2022. - Том 26. - №3 - С. 168-173.

[5-М] Юсупов Б.Х. Современные взгляды на этиологию, классификацию, диагностику, лечение химического ожога и послеожоговых рубцовых стенозов пищевода у детей [Текст] /А.М. Шарипов. Б.Х. Юсупов. (обзор литературы) //Здравоохранение Таджикистана. - 2022. - № 3 - С. 108-119

### **Мақолаҳо дар маҷмуаҳои илмӣ, маводҳои конфронсҳо**

[6-М] Юсупов Б.Х. Подход в лечение рубцовых стенозов пищевода у детей [Текст]. / А.М. Шарипов, Б.Х. Юсупов, Р.А. Рахматова. // Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины. Материалы научно-практической конференции (69-й годичный) с международным участием, посвященной 30 - летию Государственной независимости Республики Таджикистан и «Годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021)- Том 1. - С. 238-239.

[7-М] Юсупов Б.Х. Дилатация как один из методов лечения рубцовых стенозов пищевода у детей. [Текст]. /А.М. Шарипов, Б.Х. Юсупов, Н.Ш. Шарипов. //«Актуальные вопросы современных исследований» XVII научно-практическая конференция молодых ученых и студентов с международным участием ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». Душанбе. С.

[8-М] Юсупов Б.Х. Результаты лечения рубцовых стенозов пищевода у детей. . [Текст]. / А.М. Шарипов, Б.Х. Юсупов, Н.Ш. Шарипов. //Материалы ежегодной 11 научно-практической конференции с международным участием медико - социальное учение - новое направление в развитие образования, практики и науки ( достижения, проблемы и его развитие) в Республике Таджикистан. 28-29 10.22 г. С. 18-19

[9-М] Юсупов Б.Х. Сравнительный анализ способов бужирования при рубцовых стенозах пищевода у детей [Текст]. / А.М. Шарипов, Б.Х. Юсупов, Ю.Т. Додочонов., Н.Ш. Шарипов., С.У. Файзуллоев.. //Симпозиум «Актуальные проблемы онкологии с международным участием». Сборник статей. Душанбе. 28.04.23 г. С. 260-262.

## **Пешниҳоди навоварона**

Юсупов Б.Х., Шарифов А.М., Додочонов Ю.Т. "Усули гузаронидани сими роҳнамо бо ёрии фиброЕндоскопия ҳангоми тангшавии захмии Сурхрӯда дар кӯдакон" Пешн. навов. № 3475/R963 аз ҷониби ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино аз 05.08.2022 дода шудааст.

## **ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРАҲО**

ДДТО	Донишгоҳи давлатии тибии Олтой
ВБ	васеъкунонии баллонӣ
ГЭРБ	бемории гастроэзофагеалии рефлюксӣ
ЧССД	чурраи сӯроҳии сурхрӯдагии диафрагмаҳо
СС	сурхрӯдаи сунъӣ
ДРИТТ	Донишгоҳи руссиягии илмӣ-тадқиқотии тиббӣ
ФЭГДС	фиброЭзофагогастродуоденоскопия
СКС	сӯхтаи кимиёвии сурхрӯда
УЭС	ултратсонографияи эндоскопӣ
ТЗС	тангшавии захмии сурхрӯда

**АННОТАЦИЯ**  
**ЮСУПОВ БОБОХОН ХАКИМОВИЧ**  
**ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РУБЦОВЫХ  
СТЕНОЗОВ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ БУЖИРОВАНИЯ**

**Ключевые слова:** химический ожог пищевода, рубцовые стенозы пищевода, бужирование пищевода, дети.

**Цель исследования.** Улучшение результатов комплексного лечения детей с послеожоговыми рубцовыми стенозами пищевода путем дифференцированного применения различных способов дилатации.

**Методы исследования и использованная аппаратура:** Фиброэндоскопическое исследование пищевода проведено аппаратом фирмы «Olympus». Всем больным ФЭГДС выполнена в отделении эндоскопии с использованием местного анестетика (10% лидокаина в объеме 5 мл). Беспокойным больным и пациентам с повышенным рвотным синдромом данная манипуляция проводилась под общим внутривенным обезболиванием. Все рентгенологические процедуры проводились на цифровом аппарате фирмы «AKFA» бельгийского производства. Статистическую обработку полученных данных клинического материала осуществляли с помощью пакета анализа данных Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.0 (StatSoft, США).

**Полученные результаты и их новизна.** Разработаны и внедрены в клиническую практику четкие эндоскопические критерии, для оценки степеней ожогового поражения пищевода у детей до начала и на этапах лечения. Проведено прогнозирование развития рубцовых структур пищевода на основании эндоскопических критериев и сформулированы основные принципы дифференцированного подхода в их коррекции. Проведен сравнительный анализ результатов лечения больных путем применения различных методов дилатации и их влияние на параметры качества жизни. Обосновано преимущество бужирования пищевода по струне-проводнику в отличие от других методов дилатации пищевода. Разработан и внедрен алгоритм диагностических и лечебных процедур в зависимости от степени и природы химического ожога.

**Рекомендации к использованию.** Способ бужирования пищевода по струне-проводнику как компонент комплексного лечения при рубцовых стенозах пищевода у детей могут быть применены в клиническую практику детских хирургических отделений.

**Область применения.** Детская хирургия

**АННОТАСИЯ  
ЮСУПОВ БОБОХОН ХАКИМОВИЧ  
“БЕХТАРКУНОНИ И ТАБОБАТИ БАЪДИ СЎХТАИ ТАНГШАВИИ  
СУРХРЎДА ДАР КЎДАКОН БО ИСТИФОДА АЗ УСУЛИ МИЛЗАНИЙ”**

**Вожаҳои калидӣ:** сухтани кимиёвии сурхрӯда, тангшавии захмии сурхрӯда, милзании сурхрӯда, кӯдакон.

Мақсади тадқиқот. Бехтар кунонии натиҷаҳои табобати комплексии кӯдакони гирифтори тангшавии захмии сурхрӯда пас аз сўхтан бо роҳи истифодаи тафриқавии усулҳои гуногуни васеъкунӣ.

**Усулҳо ва таҷҳизотҳои истифодашуда:** Муоинаи фиберендоскопии сурхрӯда бо истифода аз дастгоҳи Olimpus гузаронида шуд. Ҳамаи беморон дар шӯъбаи эндоскопӣ бо истифода аз бедардкуни маҳаллӣ (10% лидокайн дар ҳаҷми 5 мл) ФЕГДС гузаронида шуданд. Барои беморони ноором ва беморони гирифтори синдроми қайкунӣ, ин амал дар зери беҳушкуниҳои умумии доҳили венагӣ гузаронида шуд. Ҳама расмиёти рентгенӣ бо истифода аз дастгоҳи рақамии “AKFA”, ки дар Белгия истеҳсол шудааст, анҷом дода шуданд. Корқарди омории маълумоти маводи клиникии гирифташуда бо истифода аз бастаи таҳлили маълумотҳои Microsoft Excel 2010 ва Statistica 10.0 (StatSoft, ИМА) анҷом дода шуд.

**Натиҷаҳои ба даст овардашуда ва навғониҳои онҳо.** Меъёрҳои дақиқи эндоскопӣ таҳия ва ба амалияи клиникӣ барои арзёбии дараҷаи осеби сўхтагии сурхрӯда дар кӯдакон пеш аз ва дар марҳилаи табобат ҷорӣ карда шудаанд. Дар асоси меъёрҳои эндоскопӣ рушди структураҳои захмии сурхрӯда пешгӯй карда шуда, принсипҳои асосии муносибати тафриқавии ислоҳи онҳо таҳия карда шуданд. Таҳлили муқоисавии натиҷаҳои табобати беморон бо истифода аз усулҳои гуногуни дилататсия ва таъсири онҳо ба нишондиҳандаҳои сифати ҳаёт гузаронида шуд. Бартарии милзании сурхрӯда бо истифода аз симироҳнамо дар муқоиса бо усулҳои дигари васеъкунонии сурхрӯда исбот шудааст. Вобаста ба дараҷа ва хусусияти сўхтагии кимиёвӣ алгоритми расмиёти ташхис ва табобатӣ таҳия ва амалӣ карда шудааст.

**Тавсияҳо барои истифодабарӣ.** Усули милзании сурхрӯда бо симироҳнамо ҳамчун ҷузъи табобати комплексии тангшавии захмии сурхрӯда дар кӯдакон метавонад дар амалияи клиникӣ дар шӯъбаҳои ҷарроҳии кӯдакона татбиқ карда шавад.

**Соҳаи татбиқ:** Ҷарроҳии кӯдакон

## **Abstract**

Bobokhon Hakimovich Yusupov

### **OPTIMIZATION OF TREATMENT OF POST-BURN GULLET SCAR STENOSES IN CHILDREN BY THE BOUGIENAGE METHOD**

**Key words:** chemical burn of gullet, gullet scar stenoses, gullet bougienage, children.

**Purpose of the study and used equipment:** Fibroendoscopic examination of the gullet was carried out by the device of “Olimpus” firm. All patients underwent FEGDS in the endoscopy department using local anesthetic (10% Lidocaine in the volume of 5 ml.). Restless patients and patients with increased vomiting syndrome this manipulation was performed under general intravenous anesthesia. All radiologic procedures were performed on a Belgian-made AKFA digital apparatus. Statistical processing of the obtained data of clinical material was performed using the data analysis package Microsoft Excel 2010 and Statistica 10.0 (StatSoft, USA).

**The obtained results and their novelty.** Clear endoscopic criteria for evaluation of gullet burn lesion degrees in children before and at the stages of treatment were developed and introduced into clinical practice. Prediction of esophageal scar strictures development on the basis of endoscopic criteria was carried out and the main principles of differentiated approach in their correction were formulated. A comparative analysis of the results of patients' treatment by applying different methods of dilatation and their influence on the quality of life parameters is carried out. The advantage of gullet bougienage using a string-conductor in contrast to other methods of gullet dilatation is substantiated. An algorithm of diagnostic and therapeutic procedures depending on the degree and nature of chemical burns was developed and implemented.

**Recommendations for use.** The method of gullet bougienage on the string-conductor as a component of complex treatment at scar stenosis of gullet in children can be applied in clinical practice of pediatric surgical departments.